

**ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО»**

**УДК 616.12-008.331;  
616.12-009.72; 616-085**

**На правах рукописи**

**РАХИМОВ ДЖАСУР ДЖУМАБОЕВИЧ**

**СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ НА ФОНЕ РЕЗИСТЕНТНОЙ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**

**14. 01.04 - Внутренние болезни**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата медицинских наук**

**Душанбе -2023**

Работа выполнена на кафедре пропедевтики внутренних болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

**Научный руководитель:**

**Шарипова Хурсанд Ёдгоровна** – доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино»

**Официальные оппоненты:**

**Нозиров Джамшед Ходжиевич** – доктор медицинских наук, доцент, директор ООО Медико-диагностический центр “Паастор - 2014” МЗ и СЗН РТ

**Рофиева Халима Шарифовна** – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

**Ведущая организация:**

**Самаркандский государственный медицинский университет**

Защита диссертации состоится «\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 года в \_\_\_\_ часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-008 при ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Сино, 29-31, tajmedun.@tj, (+992)918724088

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_ 2023г.

**Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
к.м.н., доцент**

**Джамолова Р.Д.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** К числу наиболее значимых проблем в области медицины на сегодняшний день относится ишемическая болезнь сердца (ИБС), характеризующаяся высоким распространением, неблагоприятным прогностическим исходом и необходимостью больших финансовых расходов на лечение [А.В. Аксенова и др., 2018; M.F. Piepoli et al., 2016, B. Ibanez et al., 2018]. В настоящее время не удается радикально снизить показатель смертности населения от осложнений ИБС, хотя имеет место широкое внедрение в клиническую практику достижений медикаментозной терапии и хирургических методов лечения ИБС [С.А. Бойцов и др., 2014, А.Е. Баутин и др., 2016, Л.А. Бокерия и др., 2016].

Механизмы развития и предикторы прогрессирующего течения ИБС многообразны, и в этой связи становится очевидным, что метод воздействия на скорость истощения в миокарде резервов аденоzinтрифосфата (АТФ), с её замедлением при ишемии миокарда, названный ишемическим прекондиционированием (ИП) миокарда - считается одним из перспективных направлений в кардиологии [Н.П. Лямина и др., 2014; T. Williams et al., 2015]. ИП миокарда представляет собой способ метаболической адаптации организма к гипоксическим и ишемическим изменениям реперфузии [C.E. Murry et al., 1986, K. Przyklenk et al., 1998].

Кратковременные эпизоды ишемии-реперфузии замедляют скорость истощения резервов АТФ в миокарде [D.J. Hausenloy, D.M. Yellon, 2011].

В целом, ИП миокарда или ишемическая метаболическая адаптация приводит к: 1) ослаблению внутриклеточной, в т.ч. и внутримитохондриальной, перегрузки ионами  $\text{Ca}^{2+}$ ; 2) снижению сократительной способности миокарда и, соответственно, его потребности в энергии; 3) стимулированию образования необходимого количества активных форм кислорода и уменьшению выраженности оксидативного стресса; 4) предотвращению отёка матрикса митохондрий; 5) оптимизации синтеза АТФ; 6) замедлению процесса апоптоза; 7) стабилизации структуры мембран кардиомиоцитов [B.K. Гринь и др., 2011; G.T. Wong, J.L. Ling, M.G. Irwin, 2010].

Как возможный молекулярный механизм и мишень для фармакотерапии рассматривается гипоксия-индукруемый фактор 1, играющий критическую протекторную роль в патофизиологии ИБС и недостаточности кровообращения, определяя доставку и использование кислорода, регулируя ангиогенез и сосудистое ремоделирование, метаболизм глюкозы и окислительно-восстановительный обмен [Н.П. Лямина и др., 2015, А.В. Любимов, Д.В. Черкашин, А.Е. Аланичев, 2017].

Результаты ряда исследований по изучению значимости ИП миокарда свидетельствуют, что в группе больных с инфарктом миокарда (ИМ) со стенокардиями в анамнезе, по сравнению с группой больных, у которых ИМ оказался первым в жизни проявлением ИБС, отмечается: меньший размер некроза, лучше сократимость левого желудочка, реже встречаются фатальные аритмии, и в результате - лучшее прогноз [А.П. Иванов и др., 2006; J.M. Downey, 2006]. Согласно литературным данным, нестабильная стенокардия (НС), то есть, прединфарктное со-

стояние у пациентов с ИБС, носит спонтанный характер с компенсаторными компонентами («разминкой»), которые в итоге могут оказать благоприятное влияние на течение ИБС и прогнозический исход патологии.

Важнейшим фактором, способствующим развитию ИБС, значительно увеличивающим смертность и ухудшающим прогноз, является неподдающаяся контролю резистентная артериальная гипертония (РАГ) [А.О. Конради и др., 2015, И.Е. Чазова и др., 2019; Р.К. Whelton et al., 2018].

Не исключается блокирующее влияние РАГ на эффекты ИП миокарда. Эффекты ИП миокарда у больных со стабильной стенокардией (СС) на фоне РАГ фактически не изучены. Хотя, с учётом тесной патогенетической взаимосвязи ИБС и артериальной гипертонии (АГ), установление эффектов циклового ИП миокарда у больных молодого и среднего возрастов с РАГ имеет важное научное значение и практическую ценность.

**Степень научной разработанности изучаемой проблемы.** На фоне внедрения эффективных мер профилактики и лечения АГ - наиболее частой причины развития ИБС, за последние десятилетия отмечено снижение показателей заболеваемости ИБС, однако тенденция к снижению смертности от ИБС на фоне АГ – не значима [С.А. Бойцов, И.В. Самородская, 2015, Е.М. Андреев и др., 2016; ESC, 2012, C. Rosendorff et al., 2015]. По оценкам ВОЗ, от ИМ или инсульта ежегодно умирают более 17 млн человек, у которых сердечно-сосудистые осложнения возникали чаще всего на фоне АГ. Однако доказано, что при своевременной диагностике и регулярной терапии 70-80% таких смертей можно избежать [A. Kasiakogias et al., 2018].

Длительное сохранение высоких значений артериального давления (АД) при неконтролируемой АГ увеличивает риск развития ИБС. По чувствительности к антигипертензивной лекарственной терапии, резистентная и рефрактерная АГ представляют два разных клинических фенотипа неконтролируемой АГ [Р.К. Whelton et al., 2018; R.M. Carey et al, 2018]. Наиболее частым фенотипом неконтролируемой АГ является РАГ, наблюдалась у 1/5 части всех больных АГ, получающих медикаментозную терапию [Н.Х. Хамидов и др., 2014, А.В. Аксенова и др., 2018].

Ряд исследований установили, что эффект повышения уровня АТФ в миокарде после одного или нескольких кратковременных эпизодов ишемии-реперфузии (моделированный впервые экспериментально К.А. Reimer в 1986 году и в том же году - С.Е. Murry и др.), связан со сложным каскадом внутриклеточных событий на фоне ИП миокарда, сопровождающимся повышением устойчивости миокарда к последующей, более выраженной ишемии. Такой протективный эффект ИП миокарда можно использовать в клинической практике как для прогнозирования течения заболевания, так и при выборе оптимальной лечебной тактики [А.С. Аксельрод и др., 2011, Е.В. Шляхто и др., 2012]. Целесообразность применения и особенности кардиопротективных эффектов ИП миокарда у больных со СС на фоне РАГ не изучены.

## **Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой.**

Диссертационная работа соответствует З пункту Постановления Правительства РТ от 26.09.2020 г., № 503 «О приоритетных направлениях научных и научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы» и выполнена в рамках реализации национальной программы «Перспективы профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на 2013-2023 годы» (утверждена Постановлением Правительства РТ от 03.12.2012 г., № 676), а также инициативной темы кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»: «Ревматические и неревматические поражения сердца и сосудов: распространенность, половая избирательность, коморбидность, диагностика и лечение» (из протокола №7 от 08.04.2016г.).

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Цель исследования.** Изучить особенности кардиопротективного влияния ИП миокарда у больных молодого и среднего возрастов со стабильной стенокардией, возникающей на фоне РАГ.

**Задачи исследования:**

1. Изучить частоту форм ИБС на фоне контролируемой АГ (КАГ) и РАГ у пациентов молодого и среднего возрастов.
2. У пациентов со СС, возникшей на фоне КАГ и РАГ, определить возможность моделирования феномена дистанционного ИП миокарда, и по степени клинико-инструментальных сдвигов установить его эффективность.
3. Выделить факторы, влияющие на кардиопротективные эффекты ИП миокарда, определяющие степень положительных сдвигов при КАГ и РАГ.
4. Разработать научно-обоснованные рекомендации по возможности и целесообразности применения эффектов ИП миокарда при СС на фоне РАГ.

**Объект исследования.** Объектом исследования ретроспективного этапа служили 370 пациентов с АГ в возрасте от 29 до 60 лет (средний возраст  $54,1 \pm 4,5$  лет) с установленной ИБС на фоне первичной АГ (контролируемой - 84 больных и резистентной – 286 больных), готовящихся к выписке из стационара.

На проспективном этапе исследования под наблюдением находились 120 больных обоего пола, в возрасте от 30 до 59 лет (средний возраст  $52,7 \pm 5,9$  лет), со СС II-го функционального класса (ФК) с сопутствующей АГ: по 60 пациентов с КАГ и РАГ, сопоставимых по среднему возрасту и полу.

**Предмет исследования.** Предметом исследования было: изучение частоты форм ИБС и оценка эффективности проводимой стандартной (СТ) и комбинированной (СТ с ИП миокарда) терапии (КТ) у больных молодого и среднего возрастов со СС на фоне КАГ и РАГ; выявление клинико-инструментальных признаков кардиопротективных эффектов ИП миокарда у больных со СС и установление возможности и целесообразности применения эффектов ИП миокарда на фоне РАГ.

**Научная новизна исследования.** Впервые в Республике Таджикистан проведено сравнительное аналитическое исследование частоты форм ИБС в корпорте больных с установленным диагнозом ИБС на фоне КАГ и РАГ. Установ-

лено одностороннее соотношение частоты разных форм ИБС на фоне КАГ и РАГ, однако значимое учащение СС на фоне КАГ обусловлено, главным образом, большой частотой I-II ФК СС ( $p=0,0001$ ); частота тяжёлых форм ИБС (НС и Q-ИМ) значимо выше у пациентов с РАГ и имеет взаимосвязь с возрастом, мужским полом, с выраженностью хронической сердечной недостаточности (ХСН) и перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).

По результатам изучения влияния ИП миокарда на показатели холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ, теста с 6-минутной ходьбы (ТШХ) и велоэргометрии (ВЭМ) доказана возможность и безопасность длительных (пятидневных) сеансов моделирования феномена ИП миокарда, отсутствие значимого блокирующего влияния АГ на кардиопротективные эффекты ИП миокарда и целесообразность его применения при СС не только на фоне КАГ, но и РАГ.

Однако ряд положительных эффектов ИП миокарда (повышение общего объёма выполненной работы-ООВР, удлинение времени нагрузки-ВН, времени до появления ишемии миокарда-В до ПИМ, более высокие значения суммарной величины смещения сегмента ST и укорочение времени восстановления ЭКГ до исходной-ВВ ЭКГ до И) при комбинированной терапии более выражены у пациентов со СС на фоне КАГ.

Показано, что значимая выраженность ряда антиишемических и антиаритмических эффектов ИП миокарда у пациентов со СС на фоне КАГ, в отличие от группы пациентов с РАГ, сопровождается значимым снижением АД и выраженности ХСН ( $p<0,011$ ).

Отмечено, что кардиопротективные эффекты КТ (СТ с ИП миокарда) у пациентов со СС на фоне РАГ, характеризуются снижением ФК СС (на 35%;  $p=0,0216$ ), уменьшением эпизодов ишемии миокарда-ЭИМ (на 90%;  $p=0,0031$ ); суммарной длительности эпизодов ишемии (на 84,9%;  $p=0,0047$ ) и укорочением времени восстановления ЭКГ до исходной (на 23,1%;  $p<0,0036$ ). Отсутствие заметного снижения уровней АД и выраженности ХСН при РАГ, сопровождаемые незначимым увеличением дистанции по ТШХ к концу КТ (12,1%;  $p=0,50$ ), указывают на недостаточность коронарного резерва миокарда.

Использование логической схемы оценки эффективности разных терапевтических подходов при СС на фоне АГ у лиц молодого и среднего возраста позволило установить возможность моделирования ИП миокарда и обосновать целесообразность его применения не только на фоне КАГ, но и РАГ.

**Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.** Выявление клинико-гемодинамических особенностей влияния ИП миокарда у больных со СС на фоне АГ способствует уточнению механизмов повышения устойчивости миокарда к эпизодам ишемии на фоне КАГ и РАГ.

Использование теоретических, методологических положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, может быть внедрено в учебный процесс медицинских Высших учебных заведений, что определяет теоретическую значимость исследования.

Установлена возможность использования циклового ИП миокарда у пациентов со СС на фоне АГ, в том числе и при РАГ.

Доказана необходимость создания системы клинико-гемодинамического (с включением ХМ ЭКГ и ВЭМ) мониторинга эффективности традиционной (СТ с имитацией ИП-имИП) и комбинированной терапии (СТ с цикловым моделированием ИП миокарда) пациентов со СС на фоне КАГ и РАГ.

Как фактор, заметно снижающий кардиопротективные эффекты ИП миокарда у пациентов со СС на фоне РАГ, выделена ХСН, уровень диастолического АД (ДАД), избыточная масса тела или ожирение. Выделение факторов, блокирующих кардиопротективные влияния ИП миокарда у больных РАГ, оптимизирует их ведение и может способствовать предупреждению осложнений.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

При сравнительном изучении частоты форм ИБС у больных АГ, стабильная стенокардия выделена как наиболее частая форма ИБС в Республике Таджикистан (66,5%). Большая частота тяжёлых форм ИБС на фоне РАГ (НС, ИМ; 40,2%), со значимой взаимосвязью с мужским полом, выраженностью ХСН и перенесенным ОНМК, позволяет рассматривать РАГ у лиц молодого и среднего возрастов как фактор, повышающий риск развития тяжёлых форм кардиоваскулярных осложнений.

Впервые в Республике Таджикистан проведено контролируемое исследование по оценке влияния циклового ИП миокарда на показатели ХМ ЭКГ, ВЭМ и результаты ТШХ, которые, *во-первых*, указывают на возможность моделирования ИП миокарда у пациентов со СС как на фоне КАГ, так и РАГ; *во-вторых*, подтверждают значимую эффективность КТ (СТ с ИП миокарда); *в-третьих*, свидетельствуют об отсутствии значимого блокирующего влияния АГ на кардиопротективные эффекты ИП миокарда как у пациентов с КАГ, так и РАГ. Показано, что применение сеансов циклового ИП миокарда на фоне СТ больных среднего возраста со СС на фоне АГ, в том числе и РАГ, является обоснованной и безопасной тактикой ведения больных.

Выделены факторы, влияющие на степень кардиопротекции ИП миокарда и обоснована необходимость создания системы клинико-гемодинамического мониторинга эффективности КТ (СТ с цикловым ИП миокарда), учёт которой оптимизирует ведение пациентов со СС, возникшей на фоне АГ.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность результатов, выводов и заключения обеспечивалась правильно выбранным направлением исследования с учётом предыдущих исследований в Республике Таджикистан, в странах зарубежья и СНГ; достаточным объемом материала, комплексностью исследования, применением современных, информативных методов исследования и новых, доступных технологий, позволяющих получить статистически достоверные результаты, теоретическим и практическим обобщением полученных результатов исследования. Дизайн исследования был одобрен этическим комитетом ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» (протокол №7 от 27.03.2020 г.).

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности (с обзором и областью исследований).** Диссертация выполнена в соответствии с паспортом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Президенте РТ по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни, соответствует подпунктам 3.4 (Этиоло-

гия, патогенез, факторы риска, генетика заболеваний внутренних органов), 3.7. (Расстройства функций внутренних органов, как у больного, так и у здорового взрослого человека), 3.8. (Клинические проявления заболевания внутренних органов).

**Личный вклад соискателя ученой степени в исследование.** Анализ литературы по теме диссертационного исследования, формирование цели и задач, сбор и систематизация первичных клинических данных ретроспективного исследования 370 пациентов с ИБС на фоне АГ, установление частоты форм ИБС у пациентов молодого и среднего возрастов с КАГ и РАГ; на втором этапе исследования моделирование сеансов ИП миокарда в сопоставимых группах пациентов (60 больных) на фоне СТ (с имИП) СС и АГ; последующая оценка эффективности СТ (с имИП) и КТ (СТ с цикловым ИП миокарда) при анализе динамики показателей клинико-анамнестического, ХМ ЭКГ и ВЭМ исследования с установлением их взаимосвязи - выполнены лично автором.

Оценка результатов инструментальных исследований осуществлялась совместно с врачами отделений функциональной диагностики Республиканского клинического центра кардиологии МЗ и СЗН РТ, Госпиталя медицинского Управления МВД РТ, СС и ГХ РТ и ГМЦ №2 им. акад. К.Т. Таджиева г. Душанбе. Статистическая обработка результатов, оформление обзора литературы, описание разделов исследования и заключения выполнены лично автором.

**Апробация и реализация результатов диссертации (доклад основных положений диссертации на конференциях, заседаниях, семинарах, при чтении докладов в образовательных учреждениях).** Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: годичных научно-практических конференциях молодых ученых и студентов ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Душанбе, 2020 – 2023 гг.; годичных научно-практических конференциях ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» с международным участием, Душанбе, 2020-2022 гг.; Международном симпозиуме «Проблемы инфекционной патологии», Душанбе 2022г.; заседании межкафедральной проблемной комиссии по терапевтическим дисциплинам ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» (2023г.).

**Публикации по теме диссертации.** По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4 - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация изложена на 152 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 5 глав (обзора литературы, характеристики материала и описания методов исследования, 2 главы результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов), выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Материалы диссертации иллюстрированы 14 рисунками и 35 таблицами. Библиографический указатель включает 208 источников, из них отечественных и стран СНГ – 78, зарубежных авторов – 130.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Исследование проводилось на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», в отделениях терапии и кардиоревматологии ГМЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева, г. Душанбе и Госпиталя медицинского Управления МВД Республики Таджикистан.

### **Характеристика обследованных лиц, этапы и методы исследования.**

Проведено 2 этапное исследование. На 1 этапе установлена частота форм ИБС у пациентов молодого и среднего возрастов с АГ. С этой целью среди 370 пациентов (в том числе мужчин 137 и женщин 233; средний возраст пациентов  $54,1 \pm 4,5$  лет) с диагнозом ИБС, возникшей на фоне первичной АГ и готовящихся к выписке из стационара, анализирована медицинская документация.

*Критерии включения пациентов на 1 этап исследования:* пациенты обоих полов в возрасте до 59 лет; с установленным диагнозом ИБС на фоне первичной АГ; приверженность к лечению. *Критерии исключения:* больные, не приверженные к лечению (2 и ниже балла), рефрактерная АГ, вторичные формы АГ и 4-5 стадии хронической болезни почек, сахарный диабет I типа, тяжёлая соматическая патология.

По результатам 1 этапа исследования выделены группы пациентов с КАГ и РАГ; установлена частота форм ИБС при КАГ и РАГ; выделена наиболее частая форма ИБС, исследование которой предусмотрено на 2 этапе.

*На втором этапе исследования* (проспективный этап) проведена диагностика ИП миокарда, оценка его эффективности при АГ.


*Критерии включения пациентов на 2 этап исследования:* лица обоих полов в возрасте до 59 лет, с установленным диагнозом СС II-го ФК на фоне первичной КАГ и РАГ, приверженность к лечению не ниже 3 баллов, информированное согласие и наличие феномена ИП миокарда.

*Критерии исключения:* возраст 60 лет и старше, ИМ и инсульты в анамнезе, СС III-IV ФК и ХСН III-IV ФК, сахарный диабет I типа, индекс массы тела  $\geq 30 \text{ кг}/\text{м}^2$ , хроническая обструктивная болезнь лёгких, тяжёлые аритмии (фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, частая предсердная и желудочковая экстрасистолия, АВ-блокада), пациенты с имплантированным электрокардиостимулятором, окклюзирующий атеросклероз периферических артерий.

Все пациенты с ИБС на фоне АГ получали стандартную, противоишемическую, антиагрегантную и антигипертензивную терапию. Для достижения целевых уровней АД, у пациентов с РАГ были созданы 2-х, 3-х и 4-х компонентные схемы лечения с назначением блокаторов ренин-ангиотензиновой системы (иАПФ или БРА) в сочетании с антагонистами кальция, спиронолактоном; нередко назначались петлевой диуретик, селективные  $\beta$ -адреноблокаторы (при необходимости), агонисты имидозолиновых рецепторов (клонидин, цинт).

На начальном этапе под наблюдением находились 160 обследованных пациентов со СС II ФК (с КАГ и РАГ по 80 больных) с результатами проведенных до госпитализации инструментальных исследований. У пациентов с отчётливыми эпизодами ишемии (по клинике и ХМ ЭКГ), ИП миокарда считалось состоявшим и они рандомизированы в сопоставимые по полу, возрасту и индексу

массы тела группы: по 60 пациентов с КАГ и РАГ. Для оценки эффективности КТ, пациенты с КАГ и РАГ разделены на 2 группы (рисунок 1): для проведения сеансов ИП миокарда (5 дневный цикл) и имитации ИП (по 30 больных).



- 1) 3-х кратное создание сеансов ИП миокарда или его имитации, 2 раза в день, 5 дней.
- 2) К концу циклов терапии - повторное ХМ ЭКГ и ВЭМ

**Рисунок 1. – Схема проведения контролируемого исследования по ишемическому пре-кондиционированию (ИП) миокарда и его имитации (имИП) у больных стабильной стенокардией (СС) на фоне контролируемой (КАГ) и резистентной (РАГ) артериальной гипертонии**

У всех пациентов изучена возможность моделирования ИП миокарда, исключены пациенты с отсутствием данного феномена (2 больных с КАГ и 9 – с РАГ). Всего 120 пациентов со СС (с КАГ и РАГ по 60 больных) были включены на второй этап исследования, в котором проводилась: 1) оценка эффективности сеансов ИП миокарда, при сравнении с группой пациентов, у которых проведена имитация ИП; 2) оценка сравнительной эффективности циклов ИП миокарда в сопоставимых группах пациентов с КАГ и РАГ по степени сдвигов ( $\Delta(\%)$ ) клинических, ХМ ЭКГ и ВЭМ показателей.

### Методы исследования

Обследование пациентов со СС на фоне АГ в отделениях проводилось согласно протоколу диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (ИБС и АГ). На первом этапе исследования анализированы данные истории болезни и амбулаторных карт (выписные эпикризы, заключение специалистов, результаты ЭКГ, ЭхоКГ, изучался профиль АД, приверженность к лечению, эффективность проведенной терапии).

У больных, включённых на второй этап исследования, проведён скрининг приверженности к лечению по модифицированному опроснику Мориски и Грин. Диагноз клинических форм стенокардии устанавливали по классификации Канадского кардиологического общества. С учётом профиля АД и эффективности антигипертензивной терапии выделены группы больных с КАГ ( $n=60$ ) и РАГ ( $n=60$ ) [A.B. Аксенова и др., 2018; R. Lozano et al., 2012].

ВЭМ осуществлялась на велоэргометре фирмы «Quintor» (США, 2000 г.), в положении больного сидя, в режиме педалирования 60 об/мин, с учетом всех показаний и противопоказаний [Д.М. Аронов, В.П. Лупанов, 2002]. ХМ ЭКГ про-

ведена с помощью регистратора «ИНКАРТ», в течение 24 часов с последующей обработкой данных и ТШХ.

*При оценке влияния ИП миокарда*, учитывалась динамика (от исходной): клинико-гемодинамических показателей (уровни АД, физическая активность, ФК СС и ХСН); показателей ХМ ЭКГ в течение 24 часов (частота сердечных сокращений-ЧСС, желудочковые экстрасистолии - ЖЭ за день и ночь, эпизоды ишемии миокарда, суммарная длительность ЭИМ); учитывались также результаты ТШХ; показателей ВЭМ (ООВР, ВН, В до ПИМ, суммарная величина смещения сегмента ST - СВСС ST и ВВ ЭКГ до И). При анализе специальных исследований сравнивались исходные результаты с таковыми к концу цикла терапии. В ходе ТШХ фиксировали ощущения пациента, контролировали гемодинамические показатели (АД и ЧСС через каждые 3 мин.). ХМ ЭКГ проводилось в условиях, максимально приближенных к обычному режиму двигательной активности пациента. Все пациенты вели дневник для записи своих действий и ощущений в течение суток, с указанием времени начала и окончания, времени приёма лекарств.

**Моделирование ИП миокарда.** Моделирование ИП миокарда проводилось путем наложения манжетки от тонометра на предплечье и сдавление манжетой сосудов плеча выше систолического давления на 50 мм рт. ст. на 5 минут и с ре-перфузией в течение 5 мин; трёхкратно, с 5-минутными интервалами. Сеансы ИП миокарда проводили 2 раза в день, утром и вечером, в течение 5 дней. Ишемию конечности подтверждали изменением окраски кожных покровов и снижением их температуры, которые после ре-перфузии возвращались к исходному уровню. Данный вариант моделирования ИП миокарда выбран как наиболее часто встречающийся, и согласно протоколу дистантного (дистанционного) ИП миокарда требуется создание от 3 до 5 эпизодов такой ишемии-ре-перфузии [N. Gibson et al., 2015, S.D. Patterson et al., 2015].

Имитация ИП проводилась таким же образом, но давление в манжетке соответствовало ДАД, то есть, фактически ишемия не достигается, но влияние психологического компонента в сравниваемых группах устраняется.

Статистический анализ материала проведен с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica 10,0). Проведена оценка степени сдвига ( $\Delta(\%)$ ) от исходного каждого показателя к концу терапии. Количественные показатели представлены в виде  $M \pm SD$ . Значимость различия показателей (в зависимых выборках) определяли по Вилькоксону; по U-критерию Манна-Уитни для двух независимых выборок и по критерию Крускала-Уоллиса для нескольких независимых выборок. Сравнение категориальных переменных проводилось по критерию  $\chi^2$ . Оценка корреляционных связей проводилась по Spearman. Различия полученных результатов считались статистически значимыми при значении  $p < 0,05$ .

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Частота форм ИБС у лиц молодого и среднего возрастов с АГ.** На первом этапе исследования при анализе частоты форм ИБС у больных с КАГ и РАГ


у большинства пациентов молодого и среднего возрастов, поступивших с кардиальными жалобами, установлена СС (66,5%). Частота СС у пациентов с КАГ обусловлена, главным образом, большой частотой I-II ФК (70,2% и 34,3% - соответственно при КАГ и РАГ;  $p=0,0001$ ), а у больных с РАГ – учащением III-IV ФК СС (7,2% и 29% - соответственно при КАГ и РАГ;  $p=0,0001$ ; таблица 1).

**Таблица 1. - Частота форм ишемической болезни сердца у больных с контролируемой (КАГ) и резистентной (РАГ) артериальной гипертонией (абс/%)**

Показатель (абс/%)	КАГ (n=84)	РАГ (n=286)	p
Стабильная стенокардия:			
I-II ФК (всего)	65/77,4	181/63,3	=0,0161
• I ФК	59 /70,2	98/34,3	=0,0001
• II ФК	29 /34,5	15/5,2	=0,0001
III-IV ФК (всего)	30/35,7	83/29,0	=0,2416
• III ФК	6 /7,2	48/16,8	=0,0001
• IV ФК	4/4,8	35/12,2	=0,0053
Нестабильная стенокардия	2/2,4	34/11,9	=0,0081
Инфаркт миокарда (в т.ч. в анамнезе)	8/9,5	29/10,1	=0,8686
• не-Q ИМ	11/13,1	76/28,7	=0,0104
• Q- ИМ	8/9,5	42/14,7	=0,2238
	3/3,6	34/11,9	=0,0255

Примечание: p - достоверность различия показателей между группами больных с КАГ и РАГ (по критерию  $\chi^2$ )

НС наблюдалась у 37 больных с АГ: в 8 (9,5%) и 29 (10,1%) случаев соответственно при КАГ и РАГ. Кроме того, ещё у 38 больных с АГ отмечена НС (2 - с КАГ и 36 – с РАГ), в анамнезе у которых имело место перенесенный ИМ, в связи с чем при анализе эти пациенты включены в подгруппу с ИМ. Общая частота ИМ, главным образом, за счёт не-Q ИМ, составляла 23,5%. У больных с РАГ учащение ИМ в целом (28,7%;  $p<0,05$ ), и в том числе Q-ИМ (11,9%;  $p<0,05$ ) – значимое, чем при КАГ; учащение не-Q ИМ при РАГ – не значимое (9,5% и 14,7% - при КАГ и РАГ;  $p>0,05$ ). В общей группе пациентов отмечена тесная взаимосвязь тяжести ИБС на фоне АГ с частотой ( $r=0,571550$ ;  $p<0,05$ ) и тяжестью ( $r=0,645951$ ;  $p<0,05$ ) перенесенных ОНМК (рисунок 2).



**Рисунок 2. - Взаимосвязь тяжести ишемической болезни сердца (ИБС) и острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК); общая группа ( $r=0,645951$ ;  $p<0,05$ ; по Spearman)**

Половые различия частоты форм ИБС на фоне КАГ заключаются в большей частоте I-II ФК СС у женщин и учащений общей частоты тяжелых форм

ИБС (III-IV ФК СС, НС и ИМ) у мужчин ( $p<0,05$ ). Тяжесть ИБС на фоне КАГ имеет тесную взаимосвязь ( $r=0,571550$ ;  $p<0,05$ ) с мужским полом.

Половые различия частоты ИБС у пациентов молодого и среднего возрастов на фоне РАГ представлены в таблице 2.

**Таблица 2. - Половые различия частоты форм ишемической болезни сердца у пациентов с резистентной артериальной гипертонией**

Показатель	Всего	Жен (n=182)	Муж (n=104)	p
Стабильная стенокардия	181/63,3	103/56,6	78/75,0	= 0,0019
I ФК	15/5,2	15/8,2	-	= 0,0026
II ФК	83/29,0	48/ 26,4	35/33,7	= 0,1919
III ФК	48/16,8	24/13,2	24/23,1	= 0,0313
IV ФК	35/12,2	16/8,8	19/18,3	= 0,0129
Нестабильная стенокардия	29/10,1	12/4,4	17/12,5	= 0,0086
Инфаркт миокарда (в т.ч. в анамнезе):	76/28,7	35/19,2	41/36,5	= 0,0002
не-Q ИМ	42/14,7	19/10,4	23/22,1	= 0,0073
Q- ИМ	34/11,9	16/8,8	18/17,3	= 0,0323

Примечание: p - достоверность половых различий показателей (по критерию  $\chi^2$ )

Отмечено, что у женщин СС наблюдается значимо реже (56,6%), чем у мужчин (75,0%), что связано с большой частотой III-IV ФК СС у мужчин ( $p<0,05$ ); I ФК отмечен у 8,2% женщин, а у мужчин не выявлен ( $p<0,01$ ); у мужчин на фоне РАГ значимо чаще, чем у женщин, наблюдаются НС (12,5%;  $p<0,01$ ) и ИМ (36,5%;  $p<0,001$ ).

Большая частота ИМ у мужчин с РАГ обусловлена как значимым учащением не-Q ИМ (22,1%;  $p<0,01$ ), так и учащением Q-ИМ (17,3%;  $p<0,05$ ).

Таким образом, установлено, что наиболее частой формой ИБС как у больных с КАГ, так и РАГ является СС. Учащение тяжёлых форм ИБС (III-IV ФК СС, НС и ИМ) чаще наблюдается на фоне РАГ. Полученные результаты наряду с тесной взаимосвязью с тяжестью перенесенных кардиоваскулярных осложнений, позволяют рассматривать РАГ у лиц молодого и среднего возраста, особенно у мужчин, как неблагоприятный прогностический фактор, повышающий риск развития особенно ИМ и инсультов. В связи с этим, исследования по оценке эффективности разных терапевтических подходов решено проводить у пациентов со СС с выявлением степени сдвигов изучаемых показателей на фоне КАГ и РАГ.

### **Эффективность стандартной и комбинированной терапии стабильной стенокардии на фоне артериальной гипертонии (2 этап исследования)**

*Исходные клинические показатели в группах сравнения.* Важным условием объективной оценки эффективности разных терапевтических подходов является сопоставимость исходных изучаемых показателей в группах сравнения.

При тщательном анализе клинических данных сравниваемых групп пациентов со СС на фоне КАГ и РАГ отмечено, что уровни АД, ФК СС и ФК ХСН при РАГ незначимо выше, чем таковые в группах пациентов с КАГ (таблица 3).

Однако при статистическом анализе по Kruskal Wallis (таблица 3) установлено, что исходные клинические показатели у пациентов 4-х сравниваемых

групп, рандомизированных для имИП и для проведения сеансов ИП миокарда, сопоставимы и их различия незначимы ( $p>0,05$ ).

**Таблица 3. - Исходные клинические показатели пациентов со стабильной стенокардией на фоне контролируемой (КАГ) и резистентной (РАГ) артериальной гипертонии, включённых для проведения имитации (имИП) и циклового ишемического прекондиционирования (ИП) миокарда (M±SD)**

Показатель	КАГ		РАГ		p
	имИП	ИП	имИП	ИП	
Систолическое АД	158,0±11,9	155,7±12,1	161,3±7,5	158,2±9,9	>0,05
Диастолическое АД	95,0±5,6	94±6,7	97,5±6,5	96,6±8,5	>0,05
Физическая активность	1,27±0,45	1,4±0,5	1,3±0,53	1,27±0,45	>0,05
ФК стабильной стенокардии	1,47±0,507	1,57±0,5	1,6±0,49	1,7±0,466	>0,05
ФК хронической сердечной недостаточности	1,7±0,596	1,63±0,490	1,83±0,53	1,97±0,556	>0,05
Шкала оценки клинического состояния	3,97±1,63	4,03±1,73	5,2±1,471	5,27±1,46	>0,05

Примечание: p - статистическая значимость различия показателей сравниваемых групп (по Kruskal-Wallis)

Тем не менее, допуская возможность превышения выраженности некоторых клинико-гемодинамических нарушений у пациентов с РАГ, решено оценивать динамику показателей и при расчёте степени их сдвигов, то есть  $\Delta(\%)$ .

### Эффективность СТ (с имИП) и КТ (СТ с ИП миокарда)

#### стабильной стенокардии на фоне КАГ

**Эффективность СТ (с имИП) СС у пациентов с КАГ.** В таблице 4. обобщены результаты изучения сравнительной эффективности лечебных подходов у больных со СС на фоне КАГ.

**Таблица 4. - Динамика показателей после стандартной с имитацией ишемического прекондиционирования (ИП) миокарда (СТ) и комбинированной (КТ) терапии стабильной стенокардии на фоне контролируемой артериальной гипертонии (КАГ)**

Показатель	СТ (с имИП)		$\Delta(\%)$	КТ (СТ с ИП)		$\Delta(\%)$	p (по $\Delta(\%)$ )
	до	после		до	после		
<b>Клинические показатели</b>							
САД	158,0±11,9	132,0±2,5	↓16,0**	155,7±12,1	130,0±4,2	↓16,4***	=0,9446
ДАД	95,0±5,6	81,8±3,6	↓13,7***	94±6,7	72,8±5,5	↓22,2***	<0,0001
ФА	1,27±0,45	1,67±0,71	↑43,3*	1,4±0,5	1,97±0,76	↑61,7*	=0,3012
ФК СС	1,47±0,507	1,03±0,18	↓20,0***	1,57±0,5	0,73±0,45	↓55,0*	=0,0001
ФК ХСН	1,7±0,446	1,33±0,661	↓18,3*	1,63±0,49	1,1±0,76	↓38,3*	=0,0749
ШОКС	3,97±1,63	2,47±1,14	↓35,8***	4,03±1,73	2,13±1,55	↓47,9***	=0,2011
<b>Показатели ХМ ЭКГ и ТШХ</b>							
ЧСС, день	76,3±5,4	75,6±5,8	↓0,6	77,6±5,78	72,7±5,55	↓5,9*	=0,0315
ЧСС, ночь	64,3±10,8	58,7±10,7	↓6,2	63,7±10,7	59,8±5,26	↓3,1	=0,5916
ЖЭ, день	5,23±2,28	2,33±2,84	↓59,4**	5,07±3,12	0,1±0,305	↓97,5***	<0,0001
ЖЭ, ночь	1,76±1,91	0,7±1,15	↓58,4**	1,63±1,65	0,067±0,253	↓93,3***	=0,0098
ЭИМ, абс	1,9±1,062	0,97±1,03	↓34,2*	2,0±1,364	0,1±0,305	↓92,2***	=0,0021
Длит. ЭИМ, сек	310,2±149,6	177,0±164,1	↓7,7*	258,6±165,7	19,4±61,1	↓83,0***	=0,0430
ТШХ, м	401,2±83,1	442,1±71,1	↑15,1*	405,4±67,9	495,9±61,1	↑24,4***	=0,0348

*Продолжение таблицы 4.*

<b>Показатели велоэргометрии</b>							
ООВР, вт	180,0±31,2	202,7±29,3	↑16,0*	182,3±26,5	206,7±15,2	↑15,3***	=0,8904
ВН, сек	299,2±27,2	323,6±41,3	↑9,3*	300,2±33,9	334,8±38,5	↑13,0*	=0,0243
В до ПИМ, с	252,5±32,3	262,8±32,7	↑6,1	251,7±33,0	285,8±32,7	↑15,2**	=0,0085
СВСС ST, мм	1,7±0,651	1,26±0,449	↓10,0*	1,6±0,621	1,07±0,45	↓17,8**	=0,3343
ВВ ЭКГ до И, сек	212,4±33,6	185,1±30,2	↓10,2*	214,1±30,2	142,8±25,0	↓31,6**	=0,0002

Примечание: \*, \*\* и \*\*\* - статистическая значимость различия показателей до и после лечения, соответственно  $p<0,05$ ;  $p<0,001$  и  $p<0,0001$  (по Вилькоксону); р - значимость различия показателей к концу разных форм терапии (по U- критерию Манна-Уитни)

При оценке эффективности СТ (с имИП) к концу наблюдения установлены следующие клинические сдвиги: значимое снижение систолического АД (САД) (на 16%), ДАД (на 13,7%), ФК СС на 20%, ФК ХСН на 18,3% и признаки ХСН по шкале оценки клинических состояний (ШОКС) на 35,8%. Целевые уровни АД достигнуты у всех больных. Отмечено повышение физической активности на 43,3% и её взаимосвязь со снижением проявлений ХСН по ШОКС ( $r=-0,3732$ ;  $p<0,05$ ).

Анализ динамики показателей ХМ ЭКГ и ТШХ на фоне СТ показало значимое уменьшение ЖЭ за день и за ночь ( $p<0,001$ ) и укорочение суммарной длительности эпизодов ишемии миокарда (на 7,7%;  $p=0,0036$ ), которое было обусловлено уменьшением количества ЭИМ на 34,2% ( $p=0,0029$ ). Эти сдвиги показателей ХМ ЭКГ сопровождались повышением толерантности к физической нагрузке, о чем свидетельствует и увеличение пройденной дистанции по ТШХ на 15,1% ( $p=0,0224$ ).

При анализе динамики показателей ВЭМ на фоне СТ, установлено значимое нарастание ООВР на 16% ( $p<0,05$ ) и ВН на 9,3% ( $p<0,05$ ); удлинение В до ПИМ было незначимым (на 6,1%). Уменьшение суммарной средней величины смещения сегмента ST ( $p<0,05$ ) сопровождалось сокращением ВВ ЭКГ до И на 23,1% ( $p<0,001$ ). При этом установлена взаимосвязь между: а) удлинением времени до появления ишемии миокарда и уменьшением суммарной средней величины смещения сегмента ST ( $r=-0,3920$ ;  $p<0,05$ ); б) удлинением времени нагрузки и сокращением ВВ ЭКГ до И ( $r=-0,4678$ ;  $p<0,05$ ).


*Эффективность КТ (СТ с ИП миокарда) СС у пациентов с КАГ.* Динамика клинических показателей на фоне КТ заключалась в снижении САД на 16,4% ( $p>0,05$ ) и ДАД на 22,2% ( $p<0,0001$ ). Снижение ФК СС составило 55% ( $p=0,0012$ ), ФК ХСН на 38,3% ( $p<0,05$ ) и по ШОКС на 47,9% ( $p<0,0001$ ); установлена умеренная взаимосвязь между снижением выраженности СС и ФК ХСН ( $r=0,5489$ ;  $p<0,05$ ). Целевые уровни АД достигнуты у всех больных. На фоне КТ повышение физической активности составило 61,7% и было взаимосвязано со снижением ДАД ( $r= - 0,4194$ ;  $p<0,05$ ).

Результаты анализа показателей ХМ ЭКГ на фоне КТ (СТ с ИП миокарда) показали значимое уменьшение ЧСС за день (на 5,9%;  $p<0,05$ ), общего количества ЖЭ за день (на 97,5%) и за ночь (на 93,3%;  $p<0,0001$ ); уменьшение количества эпизодов ишемии миокарда (на 92,2%;  $p<0,0001$ ) и суммарной их длительности (на 83%;  $p=0,0014$ ). При проведении ТШХ наблюдается значимое увели-

чение пройденной дистанции на 24,4% ( $p<0,0001$ ), взаимосвязанное с уменьшением суммарной длительности ЭИМ ( $r= -0,4671$ ;  $p<0,05$ ).

Динамика показателей ВЭМ также свидетельствует об эффективности КТ (СТ с ИП миокарда) у пациентов молодого и среднего возрастов со СС на фоне КАГ: нарастание ООВР на 16% ( $p<0,0001$ ) и ВН на 13,2% ( $p=0,0026$ ). Удлинение В до ПИМ на 15,2% ( $p=0,0085$ ) сопровождалось значимым уменьшением суммарной средней величины смещения сегмента ST (на 17,8%;  $p<0,008$ ) и сокращением ВВ ЭКГ до И (на 31,6%;  $p=0,0002$ ). Таким образом, позитивными сдвигами изученных показателей подтверждается эффективность КТ (СТ с ИП миокарда) СС у пациентов молодого и среднего возрастов с КАГ.

*При сравнительном анализе эффективности СТ и КТ СС у пациентов с КАГ отмечается значимая степень снижения ФК СС (рисунок 3) при КТ (СТ с ИП миокарда) на ↓20% и ↓55% - соответственно при СТ и КТ ( $p<0,0001$ ).*



**Рисунок 3. - Динамика выраженной стабильной стенокардии (от 100%) при стандартной (СТ) и комбинированной (КТ) терапии на фоне контролируемой артериальной гипертонии; по  $\Delta(\%)$**

Установлены сопоставимые степени снижения САД (16% и 16,4%;  $p>0,05$ ); что касается степени снижения ДАД (13,7% и 22,2% - при СТ и КТ;  $p<0,0001$ ), то как степень, так и достигнутые его уровни значимо ниже на фоне КТ (СТ с ИП миокарда). Степень уменьшения проявлений ХСН и повышения физической активности на фоне КТ более отчетливы, хотя не значимы ( $p>0,05$ ).

Сдвиги показателей ХМ ЭКГ на фоне КТ (СТ с ИП миокарда) пациентов со СС с КАГ показывают уменьшение не только ЧСС и экстрасистол, но и ЭИМ (на 92,2%) и суммарной их длительности (на 83%), значимые ( $p<0,05$ ), при сравнении таковых на фоне СТ (с имИП). Такой результат подтверждает более выраженную антиаритмическую и антиишемическую эффективность КТ на фоне КАГ. Об этом свидетельствует и значимое удлинение пройденного расстояния (на 24,4%;  $p<0,05$ ) к концу КТ (СТ с ИП миокарда).

По результатам анализа сдвигов показателей ВЭМ у больных со СС, на фоне КТ (СТ с ИП миокарда) установлено значимое, чем при СТ (с имИП), нарастание ВН (на 13,2%;  $p<0,05$ ) и В до ПИМ (на 15,2%;  $p<0,01$ ), которые сопровождались укорочением ВВ ЭКГ до И (на 31,6%;  $p<0,001$ ).

Полученные результаты указывают не только на возможность моделирования феномена ИП миокарда у больных молодого и среднего возрастов со СС на фоне КАГ, но и свидетельствуют, что применение циклового ИП миокарда значимо повышает эффективность проводимой СТ (с имИП).

## Эффективность СТ (с имИП) и КТ (СТ с ИП миокарда) стабильной стенокардии на фоне РАГ

Результаты изучения сравнительной эффективности лечебных подходов у больных СС на фоне РАГ приведены в таблице 5.

**Таблица 5. - Динамика показателей (клинических, ХМ ЭКГ, ТШХ и ВЭМ) после стандартной (СТ) и комбинированной (КТ) терапии стабильной стенокардии (СС) на фоне резистентной артериальной гипертонии**


Показатель	СТ (с имИП)		$\Delta(\%)$	КТ (СТ с ИП)		$\Delta(\%)$	$p$ (по $\Delta(\%)$ )
	до	после		до	после		
<b>Клинические показатели</b>							
САД	161,3±7,5	142,8±8,1	↓11,4***	158,2±9,9	140,5±7,7	↓11,0***	=0,7798
ДАД	97,5±6,5	83,5±5,6	↓14,1***	96,6±8,5	82,2±4,7	↓14,6***	=0,8271
ФА	1,3±0,53	1,63±0,49	↑38,3	1,27±0,45	1,6±0,5	↑40,0*	=0,8294
ФК СС	1,6±0,49	1,4±0,498	↓6,7	1,7±0,466	1,1±0,547	↓35,0***	=0,0216
ФК ХСН	1,83±0,38	1,5±0,508	↓13,3*	1,97±0,182	1,53±0,628	↓23,3**	=0,5195
ШОКС	5,2±1,18	3,57±1,07	26,8***	5,27±1,46	4,3±1,97	↓18,7**	=0,8322
<b>Показатели ХМ ЭКГ и ТШХ</b>							
ЧСС, день	82,4±6,1	80,3±6,1	↓2,5***	82,0±6,5	75,3±5,8	↓7,5**	=0,0252
ЧСС, ночь	69,3±6,3	65,3±6,4	↓5,8***	69,7±5,8	62,8±6,7	↓9,1**	=0,2453
ЖЭ, день	5,97±4,4	3,43±2,9	↓53,0*	5,7±4,4	1,3±1,022	↓83,0***	=0,0335
ЖЭ, ночь	1,5±1,28	0,67±0,71	↓79,2*	1,5±1,27	0,066±0,25	↓97,5***	=0,0267
ЭИМ, абс	2,4±1,25	0,8±0,66	↓53,3***	2,3±1,21	0,1±0,305	↓90,0***	=0,0031
Длит. ЭИМ, с	305,5±108,7	200,1±158,2	↓15,5*	295,4±110,2	20,0±61,7	↓84,9***	=0,0047
ТШХ, м	416,2±59,2	445,6±50,4	↑8,5*	415,4±59,4	454,9±58,5	↑12,1*	=0,5016
<b>Показатели ВЭМ</b>							
ООВР, вт	158,3±35,2	173,7±35,7	↑10, ,3***	159,0±33,9	180,7±30,0	↑20,4*	=0,1692
ВН, сек	290,8±43,1	315,7±45,8	↑11,0*	290,5±44,1	342,3±45,7	↑19,4***	=0,1221
В до ПИМ, с	233,9±26,1	254,9±26,1	↑10,5*	234,3±26,2	260,9±26,1	↑12,5**	=0,6430
СВСС СТ, мм	1,67±0,606	1,3±0,466	↓8,3*	1,63±0,614	1,267±0,449	↓11,7*	=0,7971
ВВ ЭКГ до И, с	237,1±38,5	216,2±40,6	↓6,6	237,4±38,6	178,5±44,3	↓23,1***	=0,0036

Примечание: \*, \*\* и \*\*\*- статистическая значимость различия показателей до и после лечения, соответственно  $p<0,05$ ;  $p<0,001$  и  $p<0,0001$  (по Вилькоксону);  $p$  - значимость различия показателей к концу разных форм терапии (по U-критерию Манна-Уитни )

**Эффективность СТ (с имИП) СС у пациентов с РАГ.** На фоне СТ к концу наблюдения установлен ряд клинических сдвигов: значимое снижение САД (на 11,4%), ДАД (на 14,1%) и выраженности ХСН ( $p<0,05$ ).

Отмечалась тенденция к снижению ФК СС (на 6,7%;  $p=0,09$ ) и физической активности (на 38,3%;  $p=0,06$ ), что можно связать с устойчивостью АД к проводимой антагипертензивной терапии у более трети пациентов.

Результаты динамики показателей ХМ ЭКГ и ТШХ показывают в разной степени, но значимое уменьшение ЧСС, экстрасистол, ЭИМ и их длительности ( $p<0,05$ ). Эти сдвиги, наряду со значимым увеличением дистанции по ТШХ (8,5%), свидетельствуют об эффективности СТ (с имИП) больных со СС на фоне РАГ. О позитивном направлении влияния СТ (с имИП) у пациентов молодого и среднего возрастов со СС на фоне РАГ свидетельствуют и результаты ВЭМ: нарастание ООВР (на 10,3%;  $p<0,0001$ ), В до ПИМ (на 10,5%;  $p<0,01$ ), уменьшение суммарной величины смещения ST (на 8,3%;  $p<0,04$ ) указывает на улучшение приспособляемости миокарда на возникающие эпизоды его ишемии на фоне стандартной терапии. ВВ ЭКГ до И после лечения умеренно взаимосвязано со временем нагрузки:  $r= -0,558858$ , то есть на фоне нарастания времени нагрузки укорачивается ВВ ЭКГ до И (рисунок 4).



**Рисунок 4. - Взаимосвязь времени нагрузки и времени восстановления ЭКГ до исходной (сек) у пациентов со стабильной стенокардией и резистентной артериальной гипертонией на фоне стандартной терапии ( $r= -0,558858$ ;  $p<0,05$ ; по Spearman)**

Однако незначимое сокращение ВВ ЭКГ до И (всего на 6,6%;  $p<0,1086$ ), свидетельствует о недостаточности коронарного резерва, что может быть связано с увеличением перфузии в покое на фоне РАГ, что в конечном итоге может способствовать снижению коронарного резерва.

*Эффективность КТ (СТ с ИП миокарда) СС у пациентов с РАГ.* При проведении ИП миокарда у пациентов молодого и среднего возрастов со СС на фоне КАГ и РАГ побочные эффекты не были отмечены, переносимость циклового ИП миокарда была удовлетворительной.

Динамика всех изученных клинических показателей на фоне КТ (СТ с ИП миокарда) у пациентов с РАГ была положительной, хотя у 10 больных не были достигнуты целевые уровни АД: снижение САД на 11% и ДАД – на 14,6% ( $p<0,0001$ ), ФК СС на 35% ( $p<0,05$ ), проявлений ХСН на 18,7% ( $p<0,001$ ) и повышение физической активности на 40% ( $p<0,0001$ ). Приведенные клинические сдвиги свидетельствуют об эффективности КТ СС у пациентов с РАГ.


По результатам изучения динамики показателей ХМ ЭКГ и ТШХ на фоне КТ у больных со СС на фоне РАГ установлено уменьшение ЧСС ( $p<0,05$ ), ЖЭ ( $p<0,0001$ ), количества ЭИМ на 90% и суммарной длительности ЭИМ на 84,9% ( $p<0,0001$ ). Эти сдвиги сопровождались увеличением дистанции по ТШХ на 12,1% ( $p<0,05$ ). При ВЭМ отмечены позитивные сдвиги всех показателей: нарастание ООВР на 20,4% ( $p<0,05$ ), ВН на 19,4% ( $p<0,0001$ ), удлинение В до ПИМ на

12,5% ( $p<0,001$ ), уменьшение суммарной средней величины смещения сегмента ST на 11,7% ( $p<0,0229$ ) и сокращение ВВ ЭКГ до И на 23,1% ( $p<0,0001$ ). Таким образом, об эффективности КТ (СТ с цикловым ИП миокарда) у больных со СС на фоне РАГ свидетельствуют позитивные сдвиги, как клинических показателей, так и ХМ ЭКГ, ТШХ и ВЭМ.

*Сравнительная оценка эффективности СТ (с имИП) и КТ (СТ с ИП миокарда) у пациентов со СС на фоне РАГ.* Сравнительный анализ показал сопоставимые степени сдвигов САД и ДАД, физической активности и выраженности ХСН; их различия при разной терапии незначимы ( $p>0,05$ ). Однако на фоне КТ отмечено значимое снижение ФК СС на 6,7% и 35%, соответственно при СТ (с имИП) и КТ (СТ с ИП миокарда;  $p<0,05$ ).

Сравнительный анализ результатов по сдвигам ХМ ЭКГ, ТШХ и ВЭМ установил значимое снижение ЧСС за день ( $p<0,05$ ), ЖЭ за день ( $p<0,05$ ) и ЖЭ за ночь ( $p<0,05$ ) на фоне КТ. Средне-суточное количество ЭИМ уменьшилось на 53,3% и 90% - соответственно при СТ и КТ ( $p<0,01$ ), а суммарная длительность ЭИМ уменьшилась на 15,5% и 84,9% - соответственно ( $p=0,01$ ). Сдвиги показателей ВЭМ при СТ и КТ были сопоставимы ( $p>0,05$ ), кроме укорочения ВВ ЭКГ до И, которое было значимым на фоне КТ (СТ с ИП миокарда) на 6,6% при СТ и 23,1% при КТ ( $p<0,01$ ).

В целом можно считать, что суммирующим результатом незначимых позитивных сдвигов показателей ВЭМ (небольшое повышение ООВР, ВН, В до ПИМ и снижение суммарной величины смещения сегмента ST) у пациентов, получающих КТ (СТ с ИП миокарда), становится укорочение ВВ ЭКГ до И после очередной ишемии миокарда (рисунок 5).



**Рисунок 5. - Динамика времени восстановления ЭКГ до исходной на фоне стандартной (СТ) и комбинированной (КТ) терапии стабильной стенокардии у пациентов с резистентной артериальной гипертонией**

*Сравнительная оценка степени эффективности разных лечебных подходов при стабильной стенокардии у пациентов общих групп с КАГ и РАГ.* Эффективность СТ (с имИП) СС на фоне АГ более отчётливо проявляется по сдвигам клинических показателей, особенно на фоне КАГ, и проявляется значимой степенью снижения САД ( $p<0,0001$ ), ФК СС (на 55%;  $p<0,05$ ) и снижением выраженности ХСН (на 47,9%;  $p<0,05$ ). Различия динамики показателей ХМ ЭКГ и ВЭМ в группах пациентов с КАГ и РАГ на фоне СТ – незначимы, хотя отмечается тенденция к увеличению дистанции ТШХ на фоне КАГ ( $p=0,1025$ ).

Таким образом, результаты сравнительного анализа свидетельствуют об эффективности применения ИП миокарда у пациентов молодого и среднего возрастов со СС, возникшей не только на фоне КАГ, но и РАГ. Однако у пациентов со СС на фоне РАГ невысокое нарастание дистанции по ТШХ как при СТ (8,5%), так и при КТ (12,1%), наряду с её взаимосвязью с ДАД ( $r = -0,29$ ;  $p < 0,05$ ) и выраженностю ХСН ( $r = -0,44$ ;  $p < 0,05$ ), указывает на недостаточность коронарного резерва миокарда при РАГ, главным образом, связанную с заметной устойчивостью ДАД и выраженностю ХСН к лечению.

*Особенности динамики клинической выраженности стабильной стенокардии с оценкой значимости формы АГ и тактики лечения.* При изучении частоты положительной (исчезновение проявлений СС, уменьшение её проявлений на I ФК) и отрицательной (без изменений, случаи повышения выраженности СС на I ФК) динамики клинических особенностей течения СС в группе больных с КАГ и РАГ перед выпиской:

а) при анализе особенностей СС вне зависимости от тактики лечения (уточняется вклад формы АГ) положительные сдвиги (главным образом, за счёт уменьшения выраженности СС) чаще установлены у пациентов с КАГ; отсутствие динамики чаще - у пациентов с РАГ ( $p = 0,0172$ ).

б) при анализе вклада проводимой терапии (СТ или КТ), вне зависимости от формы АГ установлена значимая эффективность КТ (СТ с ИП миокарда) ( $p = 0,0001$ ), обусловленная не только снижением выраженности СС, но и стойким (в период наблюдения) исчезновением её клинических признаков.

Кроме того, заслуживают внимания: 1) отсутствие случаев нарастания ФК СС (повышение ФК) на фоне КТ (СТ с ИП миокарда); 2) отсутствие стойкого (в период наблюдения) исчезновения клинических признаков СС на фоне СТ (с имИП) как у пациентов с КАГ, так и РАГ.

Таким образом, случаи стойкого клинического исчезновения коронарного синдрома (болей или её эквивалентов) и снижение её проявлений на I ФК наблюдались, главным образом, в группе пациентов, получивших КТ (СТ с ИП миокарда). У пациентов, получивших КТ как на фоне КАГ, так и РАГ, случаи повышения ФК СС не наблюдались. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности КТ (СТ с ИП миокарда) СС на фоне АГ в целом (как при РАГ, так и при КАГ), однако моделирование ИП миокарда повышает эффективность проводимой терапии, в большей степени у больных КАГ.

## ВЫВОДЫ

### Основные научные результаты диссертации

- Наиболее частой формой ИБС как у больных с контролируемой АГ, так и резистентной АГ является стабильная стенокардия. Учащение тяжёлых форм ИБС (III-IV функционального класса стабильной стенокардии, нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда) чаще наблюдается на фоне резистентной АГ, что позволяет рассматривать резистентную АГ у лиц молодого и среднего возрастов

как неблагоприятный прогностический фактор, повышающий риск развития тяжёлых форм ИБС [1-А, 2-А, 3-А, 6-А, 7-А, 8-А].

2. О возможности моделирования эпизодов дистанционного ИП миокарда у пациентов со стабильной стенокардией на фоне АГ свидетельствует удовлетворительная переносимость процедур пациентами и отсутствие побочных эффектов, требующих прекращения моделирования ИП миокарда как на фоне контролируемой АГ, так и при резистентной АГ. Характерными признаками положительного влияния моделирования эпизодов ИП миокарда можно считать: снижение частоты болевых эпизодов ишемии миокарда или их длительности, исчезновение приступов ишемии миокарда в установленных пациентами ситуациях при повторном ИП миокарда после отдыха (феномен «разминки» или адаптации) [4-А, 5-А, 9-А, 10-А].

3. Эффективность как стандартной терапии, так и комбинированной терапии стабильной стенокардии у больных молодого и среднего возрастов с АГ (с контролируемой и резистентной АГ) подтверждается позитивными сдвигами ряда клинических, холтеровского мониторирования ЭКГ и велоэргометрических показателей к концу лечения:

а) У пациентов со стабильной стенокардией на фоне контролируемой АГ установлены значимо высокие степени сдвигов ряда показателей при комбинированной терапии, чем таковые к концу стандартной терапии: снижение функционального класса стабильной стенокардии (на 55% и 20%;  $p=0,0001$ ); уменьшение эпизодов ишемии миокарда (на 92,2% и 34,2%;  $p=0,0021$ ) и их длительности (на 83% и 7,7%;  $p=0,0430$ ); нарастание времени до появления ишемии миокарда (на 15,2% и 6,1%;  $p=0,0085$ ) и укорочение времени восстановления ЭКГ до исходной (на 31,6% и 10,2%;  $p=0,0002$ ) и в итоге - увеличение дистанции по тесту 6-минутной ходьбой (на 24,4% и 15,1%;  $p=0,0348$ ), свидетельствующие о выраженной антиишемической эффективности комбинированной терапии (стандартная терапия с ИП миокарда) и о достаточной устойчивости миокарда к эпизодам ишемии на фоне контролируемой АГ.

б) У пациентов со стабильной стенокардией на фоне резистентной АГ эффективность комбинированной терапии (стандартная терапия с ИП миокарда) была выраженной, чем при стандартной терапии, так как к концу лечения отмечено соответственно: снижение функционального класса стабильной стенокардии на 35% и 6,7% ( $p=0,0216$ ); уменьшение эпизодов ишемии миокарда на 90% и 53,3% ( $p=0,0031$ ); суммарной длительности эпизодов ишемии миокарда на 84,9% и 15,5% ( $p=0,0047$ ) и укорочение времени восстановления ЭКГ до исходной на 23,1% и 6,6% ( $p<0,0036$ ). Однако нарастание дистанции по тесту с 6-минутной ходьбой было невысоким, как при стандартной терапии (8,5%), так и при комбинированной терапии (12,1%;  $p>0,05$ ) и было взаимосвязано с диастолическим АД ( $r= -0,29$ ;  $p<0,05$ ) и выраженностью хронической сердечной недостаточности ( $r= -0,44$ ;  $p<0,05$ ), что указывает на недостаточность коронарного резерва миокарда при РАГ, главным образом, связанным с заметной устойчивостью диастолической АД и выраженной хронической сердечной недостаточности к лечению [5-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А].

4. Эффективность терапии и её влияние на течение стабильной стенокардии связаны как с формой АГ, на фоне которой возникла стабильная стенокардия, так и методом проводимой терапии:

а) При анализе значимости форм АГ (контролируемой и резистентной АГ) на течение стабильной стенокардии, вне зависимости от терапевтической тактики (стандартная или комбинированная терапия), установлено, что положительные сдвиги чаще наблюдаются у пациентов с контролируемой АГ, главным образом, за счёт уменьшения выраженности стабильной стенокардии (55% и 35% при контролируемой и резистентной АГ;  $p<0,05$ ), которое сопровождается достаточным снижением АД (на 16,4% систолического АД и на 22,2% диастолического АД, значимые, чем при резистентной АГ:  $p<0,001$ ) и выраженности хронической сердечной недостаточности (на 47,9% при контролируемой АГ и 18,7% при резистентной АГ;  $p<0,01$ ).

б) При оценке вклада терапевтической тактики (стандартная или комбинированная терапии) на конечный результат лечения, вне зависимости от форм АГ, установлена значимая эффективность комбинированной терапии (стандартная терапия с ИП миокарда) ( $p=0,0001$ ), обусловленная не только снижением выраженности стабильной стенокардии, но и стойким (в период наблюдения) исчезновением её клинических признаков у части пациентов [1-А, 2-А, 4-А, 5-А, 9-А, 10-А].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов**

1. РАГ у лиц молодого и среднего возрастов следует рассматривать как фактор, повышающий риск развития тяжёлых форм ИБС.

2. У пациентов молодого и среднего возрастов создание циклового дистанционного ИП миокарда повышает эффективность СТ (с имИП) СС, возникшей не только на фоне контролируемой, но и резистентной АГ; эффективность применения ИП миокарда выше на фоне КАГ.

3. Случаи стойкого клинического исчезновения коронарного синдрома (болей или её эквивалентов) и снижение его проявлений на I ФК наблюдаются, чаще всего, у пациентов, получивших КТ (СТ с ИП миокарда).

4. Следует учитывать, что в данном исследовании у пациентов, получивших КТ (СТ с ИП миокарда), как на фоне КАГ, так и РАГ, не отмечены случаи повышения ФК СС.

### **Список публикаций соискателя учёной степени**

#### **Статьи в рецензируемых журналах:**

[1-А]. Раҳимов Ҷ.Ҷ. Прекондитсиунонии ишемиявии миокард дар беморони стенокардияи устувор дар заминай фишорбаландии шараённи резистентӣ [Матн] / Ҷ.Ҷ. Раҳимов // Авҷи Зӯҳал. – 2022. - № 1 (46). – С. 37-42.

[2-А]. Раҳимов Дж.Дж. Частота ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у пациентов молодого и среднего возрас-

тов [Текст] / Дж.Дж. Рахимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Сохибов, Р.М. Гулова, Д.У. Косимова // Вестник Авиценны. – 2022. – Т. 24, № 3. – С. 317-323.

[3-А]. Рахимов Дж.Дж. Нейропсихологический профиль у пациентов с гипертонической энцефалопатией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Дж. Рахимов, Х.Ё. Шарипова, Ф.Н. Абдуллоев, Р.Г. Сохибов, Р.М. Гулова, Г.М. Негматова // Вестник Авиценны. – 2022. – Т. 24, № 4. – С. 442-451.

[4-А]. Раҳимов Ч.Ч. Самараноки миокард аз осебҳои ишемикӣ ҳангоми стенокардияи устувор дар беморони гирифтори фишорбаландии шараёни идорашаванда [Матн] / Ч.Ч. Раҳимов, Х.Ё. Шарипова, Р.М. Гулова, Р.Г. Сохибов // Авчи Зуҳал. – 2023. – № 1 (50). – С. 20-25.

### **Статьи и тезисы в сборниках конференций**

[5-А]. Рахимов Дж.Дж. Кардиопротективное влияние ишемического пре-кондиционирования у женщин стабильной стенокардией [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Д.М. Якубов, З.Д. Турсынкулов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. – Душанбе. – 2021. – С. 459-460.

[6-А]. Раҳимов Дж.Дж. Артериальная гипертония и атеросклеротическое поражение сосудов у больных ревматоидным артритом [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Д.М. Якубов, З.Д. Турсынкулов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. – Душанбе. – 2021. – С. 498.

[7-А]. Раҳимов Дж.Дж. Половые различия частоты форм ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у лиц молодого и среднего возрастов [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Сохибов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 163-164.

[8-А]. Раҳимов Дж.Дж. Частота форм ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у лиц молодого и среднего возрастов [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Х.С. Султонов, З.Ч. Турсынкулов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 164-166.

[9-А]. Раҳимов Дж.Дж. Ишемическое прекондиционирование миокарда у больных стабильной стенокардией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Р.Г. Сохибов, Х.Х. Киёмидинов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 171-173.

[10-А]. Раҳимов Дж.Дж. Эффекты ишемического прекондиционирования миокарда у больных стабильной стенокардией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, К.М. Гулзода, Д.С. Яқубов // Актуальные вопросы современных научных исследований. – Душанбе. – 2022. - С. 131.

[11-А]. Раҳимов Дж.Дж. Выраженность хронической сердечной недостаточности у пациентов с разной массой тела [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Р.М. Гулова, Ш. Таширифзода // Актуальные вопросы современных научных исследований. – Душанбе. – 2022. - С. 131-132.

[12-А]. Рахимов Дж.Дж. Эффективность ишемического прекондиционирования миокарда при стабильной стенокардии у пациентов с резистентной артериальной гипертонией [Текст] / Дж.Дж. Рахимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Сохибов // Современная медицина: традиции и инновации. – Душанбе. – 2022. - С. 209-211.

### Список сокращений и условных обозначений

АГ	артериальная гипертензия
АД	артериальное давление
АТФ	аденозинтрифосфат
ВВ ЭКГ до И	время восстановления ЭКГ до исходной
ВН	время нагрузки
В до ПИМ	время до появления ишемии миокарда
ВЭМ	VELOэргометрия
ДАД	диастолическое артериальное давление
ЖЭ	желудочковые экстрасистолы
ИБС	ишемическая болезнь сердца
ИМ	инфаркт миокарда
ИП	ишемическое прекондиционирование
имиП	имитация ишемического прекондиционирования
КАГ	контролируемая артериальная гипертония
КТ	комбинированная терапия
НС	нестабильная стенокардия
ООВР	общий объём выполненной работы
ОНМК	острая нарушения мозгового кровообращения
РАГ	резистентная АГ
САД	систолическое артериальное давление
СС	стабильная стенокардия
СТ	стандартная терапия
СВСС ST	суммарная величина смещения сегмента ST
ТШХ	тест с 6-минутной ходьбы
ФА	физическая активность
ФК	функциональный класс
ХМ ЭКГ	холтеровское мониторирование ЭКГ
ХСН	хроническая сердечная недостаточность
ЧСС	частота сердечных сокращений
ШОКС	шкала оценки клинических состояний
ЭИМ	эпизоды ишемии миокарда

**МДТ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИБИИ ТОЧИКИСТОН БА  
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

**УДК 616.12-008.331;  
616.12-009.72; 616-085**

**Бо хуқуқи дастнавис**

**РАҲИМОВ ҶАСУР ҶУМАБОЕВИЧ**

**СТЕНОКАРДИЯИ УСТУВОР ДАР ЗАМИНАИ ФИШОРБАЛАНДИИ  
ШАРАЁНИИ РЕЗИСТЕНТӢ: САМАРАНОКИИ  
ПРЕКОНДЕНСАЦИЯКУНОНИИ ИШЕМИКӢ**

**14. 01.04 – Бемориҳои дарунӣ**

**Автореферати  
диссертасия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои тиб**

**Душанбе -2023**

Тадқиқот дар кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруни МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” анҷом дода шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Шарипова Хурсанд Ёдгоровна** – доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруни МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муқарризи расмӣ:**

**Нозиров Ҷамшед Ҳочиевич** – доктори илмҳои тиб, дотсент, директори ҶДММ Маркази тиббӣ-ташхисии “Паастор - 2014” ВТ ва ҲИА ҶТ

**Рофиева Ҳалима Шарифовна** – номзади илмҳои тиб, мудири кафедраи бемориҳои даруни МФТ “Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон»

**Муассисаи пешбар:**

**Донишгоҳи давлатии тиббии Самарқанд**

Ҳимояи диссертатсия «\_\_\_\_\_» с. 2023 соати \_\_\_\_\_ дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-008 -и МТД “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” бо нишонии 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Сино, 29-31, tajmedun.@tj, (+992)918724088 баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии МТД «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» с. 2023 ирсол гардид.

**Котиби илмии  
Шӯрои диссертационӣ,  
номзади илмҳои тиб, дотсент**

**Ҷамолова Р.Җ.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамияти мавзӯи тадқиқот.** Бемории ишемикии дил (БИД) ба мушкилоти муҳимтарин дар соҳаи тибби имрӯза дохил мешавад, ки бо паҳншавии зиёд, натиҷаи номусоиди пешгӯй ва зарурати ҳарочотҳои қалони молиявӣ барои табобат ҳарактернок мебошад [A.B. Аксенова ва дигарон, 2018; M.F. Piepoli et al., 2016, B. Ibanez et al., 2018]. Айни замон, гарчанде ки дар амалияи клиникӣ дастовардҳои табобати доругӣ ва усулҳои ҷарроҳии муолиҷаи bemorii ишемикии дил васеъ ҷорӣ карда мешавад, пурра паст кардани фавти аҳолӣ аз оризаҳои БИД имконнозӣ аст [С.А. Бойсов ва дигарон, 2014, А.Е. Баутин ва дигарон, 2016, Л.А. Бокерия ва дигарон, 2016].

Механизмҳои инкишоф ва пешгӯиҳои ҷараёни прогрессивии БИД гуногунҷанба мебошанд ва вобаста ба ин маълум мешавад, ки усули таъсирирасонӣ ба суръати камшавии захираҳои аденоzinтрифосфат (АТФ) дар миокард бо сустшавии он дар ишемияи миокард, ки прекондитсионикунонии ишемикии (ПИ) миокард номида мешавад, яке аз самтҳои ояндадори кардиология ба хисоб меравад [Н.П. Лямина ва дигарон, 2014; T. Williams et al., 2015]. ПИ миокард як роҳи мутобиқшавии метаболикӣ бадан ба тағириoti гипоксикий ва ишемикий дар реперфузия мебошад [C.E. Murry et al., 1986, K. Przyklenk et al., 1998].

Давраҳои кӯтоҳмуддати ишемия-реперфузия суръати тамомшавии захираҳои АТФ-ро дар миокард суст мекунанд [D.J. Hausenloy, D.M. Yellon, 2011].

Дар маҷмуъ, ПИ миокард ё мутобиқшавии метаболикӣ ишемикий ба инҳо оварда мерасонад:

- 1) сустшавии дохилихӯҷайравӣ, аз ҷумла, сустшавии интрамитохондриалӣ, ки бо ионҳои  $\text{Ca}^{2+}$ -изофаборӣ карда шудаанд;
- 2) коҳиши кашишҳӯрии миокард ва мутаносибан талаботи он ба энергия;
- 3) ҳавасмандкунии ташаккулёбии миқдори зарурии намудҳои оксигени реактивӣ ва камшавии возеҳияти фишори оксидитивӣ;
- 4) пешгирии омоси матритсаи митохондрӣ;
- 5) беҳтаркунонии синтези АТФ;
- 6) суст шудани раванди апоптоз;
- 7) устувор шудани соҳтори мембранаҳои кардиомиоситҳо [B.K. Грин ва дигарон, 2011; G.T. Wong, J.L. Ling, M.G. Irwin, 2010].

Ҳамчун механизми имконпазари молекулавӣ ва ҳадафи фармакотерапия омили гипоксия-индуksионии 1 ба назар гирифта шудааст, ки дар патофизиологии bemorii ишемикии дил ва norasogии гардиши хун, муайян кардани интиқол ва истифодаи оксиген, танзими ангиогенез ва азnavsозии рагҳо, метаболизми глюкозаҳо ва мубодилаи оксидӣ-барқарорсозӣ нақши муҳим дорад. [Н. П. Лямина ва дигарон, 2015, А.В. Любимов, Д.В. Черкашин, А.Е. Аланичев, 2017].

Натиҷаҳои як қатор тадқиқотҳо оид ба омӯзиши ПИ-и миокард нишон медиҳанд, ки дар гурӯҳи bemoroni гирифтори инфаркти миокард (ИМ) бо таърихи стенокардия нисбат ба гурӯҳи bemorone, ки дар онҳо ИМ аввалин

зухуроти БИД ба ҳисоб мерафт, чунин нишондодхо ба қайд гирифта мешаванд: андозаи камтари некроз, контрактизатсияи меъдачаи чап, ҳолатҳои ками аритмияҳои марговар ва дар натиҷа пешгӯй беҳтар [А.П. Иванов ва дигарон, 2006; J.M. Downey, 2006]. Тибки маълумоти адабиётҳо, стенокардияи ноустувор (СН), яъне ҳолати пешазинфарктии беморони гирифтори бемории ишемикии дил табиати тасодуфӣ бо унсурҳои ҷубронӣ («разминка») дорад, ки дар ниҳоят метавонад ба ҷараёни бемории ишемикии дил ва натиҷаи пешгӯии беморӣ таъсири судманӣ дошта бошад.

Муҳимтарин омиле, ки ба инкишофи бемории ишемикии дил мусоидат намуда, фавтро ҳеле зиёд ва пешгӯиро душвор мекунад ва онро назорат кардан ғайриимкон мебошад, фишорбаландии шараённи резистентӣ (ФШР) маҳсуб меёбад [А.О. Конради а дигарон, 2015, И.Е. Чазова а дигарон, 2019; P.K. Whelton et al. 2018].

Таъсири блокатори ФШР ба таъсири ПИ-и миокард истисно карда намешавад. Таъсири ПИ-и миокард дар беморони гирифтори стенокардияи устувор (СУ) дар заминаи ФШР амалан омӯхта нашудааст. Ҳарчанд бо назардошти робитай зичи патогенетикии байни бемории ишемикии дил ва фишорбаландии шараёнӣ (ФШ), муқаррар намудани таъсири ПИ-и сиклии миокард дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи ФШР аҳамияти бузурги илмӣ ва арзиши амалӣ дорад.

**Дарачаи коркарди илмии мушкилоти таҳқиқшаванда.** Дар заминаи ҷорӣ намудани тадбирҳои муассир оид ба пешгирӣ ва табобати фишорбаландӣ-сабаби маъмултарини БИД, давоми даҳсолаҳои охир коҳиши гирифткоршавӣ ба БИД мушоҳида мешавад, аммо тамоюли коҳиши фавт аз бемории ишемикии дил дар заминаи ФШ ҷандон назаррас нест. [С.А. Бойсов, И.В. Самодская, 2015, Е.М. Андреев ва дигарон, 2016; ESC, 2012, C. Rosendorff et al., 2015]. Аз рӯи баҳодихии ТҮТ, ҳамасола беш аз 17 миллион нафар аз бемории ИМ ё сактай мағзӣ мефавтанд, ки дар онҳо оризаҳои дилу рагҳо бештар дар заминаи ФШ рӯх медиҳанд. Аммо сабит шудааст, ки дар сурати ташхиси саривақтӣ ва муолиҷаи мунтазам 70-80%-и ҷунийн ҳолатҳои фавтро пешгирӣ кардан мумкин аст [A. Kasiakogias et al. 2018].

Нигоҳдории дарозмуддати арзишҳои баланди фишори шараёнӣ бо ФШ-и назоратнашаванда ҳатари инкишофи бемории ишемикии дилро зиёд мекунад. Аз рӯи ҳассосият ба табобат бо доруҳои зиддигипертензияӣ ФШ-и резистентӣ ва рефракторӣ ду фенотипи гуногуни клиникии гипертонияи беназоратро ифода мекунад [П.К. Уилтон ва дигарон, 2018; Р.М. Кэри ва дигарон, 2018]. Фенотипи маъмултарини ФШ назратнашавандаро таҷассум менамоянд, ки дар 1/5 ҳамаи беморони гирифтори ФШ-и муолиҷаи доругиро гирифта ба мушоҳида мерасанд [Н.Х. Ҳамидов ва дигарон, 2014, А.В. Аксенова ва дигарон, 2018].

Як қатор тадқиқотҳо муқаррар намуданд, ки таъсири баландшавии сатҳи АТФ дар миокард пас аз як ё якчанд давраҳои кӯтоҳмуддати ишемия-реперфузия (аввалин бор аз ҷониби К.А. Reimer дар соли 1986 ва худи ҳамон сол аз ҷониби С.Е. Murry ва дигарон модел карда шудааст) бо каскади мураккаби ҳодисаҳои дохилиҳуҷайравӣ дар заминаи ПИ-и миокард алоқаманд мебошанд, ки онро

афзоиши устувории миокард ба ишемияи минбаъдаи возехтар ҳамроҳӣ мекунад. Чунин таъсири муҳофизатии ПИ-и миокард метавонад дар амалияи клиникӣ ҳам барои пешӯии ҷараёни беморӣ ва ҳам барои интихоби тактикаи мувофиқи табобат истифода шавад [А.С. Акселрод ва дигарон, 2011, Е.В. Шляхто ва дигарон, 2012]. Ба мақсад мувофиқ будани истифодабарӣ ва хусусиятҳои таъсири кардиопротектории ПИ-и миокард дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР омӯхта нашудааст.

### **Алоқаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ.**

Кори диссертационӣ ба банди З-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020, № 503 «Дар бораи самтҳои афзалиятноки тадқиқотҳои илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» мувофиқ буда, дар доираи татбиқи Барномаи миллии «Дурнамои пешгирӣ ва назорати бемориҳо ва ҷароҳатҳои ғайрисироятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023» (бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12. 2012, № 676 тасдиқ гардидааст), инчунин мавзӯи ташаббусии кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии Муассисаи давлатии таълимии ДДТТ ба номи . Абуалӣ ибни Сино»: «Особҳои тарбодӣ ва ғайритарбодии дил ва рагҳо: паҳншавӣ, интихоби ҷинсӣ, бемориҳои ҳамроҳ, ташхис ва табобат» (аз протоколи № 7 аз 08.04.2016) иҷро карда шудааст.

### **ТАВСИФОТИ ҮМУМИИ КОР**

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши хусусиятҳои таъсири кардиопротектории ПИ-и миокард дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи стенокардияи устувор, ки дар заминаи ФШР ба амал меояд.

#### **Вазифаҳои тадқиқот:**

1. Омӯзиши басомади шаклҳои БИД дар заминаи ФШ-и назоратшаванда (ФНШ) ва ФШР дар беморони синнусоли ҷавон ва миёна.
2. Муайянкунии имконияти моделсозии падидай фосилавии ПИ-и миокард дар беморони гирифтори СУ, ки дар заминаи ФНШ ва ФШР ба амал омадаанд ва аз рӯи дараҷаи тағйироти клиникию инструменталӣ муқаррарсозии самаранокии он.
3. Муайянсозии омилҳое, ки ба самаранокии кардиопротектории ПИ-и миокард, ки муайянкунандай дараҷаи тағйироти мусбат ҳангоми ФНШ ва ФШР-мебошанд, таъсир мерасонанд.
4. Таҳияи тавсияҳои асоснок оид ба имконият ва ба максад мувофиқ будани таъсири ПИ-и миокард ҳангоми СУ дар заминаи ФШР.

**Объекти тадқиқот.** Объекти тадқиқоти марҳилаи ретроспективӣ 370 нафар беморони гирифтори ФШ аз 29 то 60 сола (синну соли миёна  $54,1 \pm 4,5$  сол) бо БИД дар заминаи фишорбаландии шараённи ибтидой (назоратшаванда - 84 нафар беморон ва резистентӣ - 286 беморон), ки барои ҷавоб додан аз беморхона омода буданд, қарор гирифтанд.

Дар марҳилаи проспективии тадқиқот 120 нафар беморони ҳарду ҷинси аз 30 то 59 сола (синни миёна  $52,7 \pm 5,9$  сола), бо СУ-и II синфи вазифавӣ (СВ) бо фишорбаландии ҳамроҳ: 60 нафар беморони гирифтори ФНШ ва ФШР, ки аз рӯи синну сол ва ҷинс муқоисашавандаанд, таҳти муоина қарор доштанд.

**Мавзӯи тадқиқот.** Мавзӯи тадқиқот инҳо буданд: омӯзиши басомад шаклҳои БИД ва арзёбии самаранокии муолиҷаи стандартӣ (МС) ва муолиҷаи омехта-МО (МС бо ПИ-и миокард) дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо СУ дар заминаи ФНШ ва ФШР; ошкор намудани аломатҳои клиникӣ ва инструменталии таъсири кардиопротектории ПИ- миокард дар беморони гирифтори СУ ва муайян кардани имконият ва ба мақсад мувоғиқ будани истифодаи таъсири ПИ- миокард дар заминаи ФШР.

**Навғонии илмии тадқиқот.** Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқоти муқоисавии таҳлилии басомади шаклҳои БИД дар гурӯҳи беморони гирифтори ташхиси муқарраршудаи бемории ишемикии дил дар заминаи ФНШ ва ФШР гузаронида шуд. Таносуби якҷонибаи басомади шаклҳои гуногуни БИД дар заминаи ФНШ ва ФШР муқаррар карда шудааст, аммо афзоиши назарраси СУ дар заминаи ФНШ асосан ба басомади баланди I-II СВ СУ ( $p = 0,0001$ ) вобаста аст; басомади шаклҳои вазнини бемории ишемикии дил (СН ва Q-ИМ) дар беморони ФШР ба таври назаррас баландтар аст ва бо синну сол, ҷинсияти мард, вазнинии норасоии музмини дил (НМД) ва гузаронидани вайроншавии шадиди хунгардиши майнаи сар (ВШХМС) алоқаманд аст.

Аз рӯи натиҷаҳои омӯзиши таъсири ПИ-и миокард ба нишондиҳандаҳои мониторинги холтерии (МХ) СБД, тести 6-дақиқагии пиёдагардӣ (ТШП) ва велоэртометрия (ВЭМ), имконият ва бехатарии дарозмуддати (панҷрӯзаи) сеансҳои моделсозии зуҳуроти ПИ-и миокард, набудани таъсири назарраси блокатории фишорбаландии шараёнӣ ба самаранокии кардиопротектории ПИ-и миокард ва ба максад мувоғиқ будани истифодаи он ҳангоми СУ на танҳо дар заминаи ФНШ, балки инчунин ФШР исбот карда шуд.

Бо вучуди ин, як қатор таъсироти мусбати ПИ-и миокард (афзоиши ҳачми умумии кори иҷрошуда - ҲУКИ, дароз кардани вақти сарборӣ - ВС, вақти то пайдоиши ишемияи миокард – В то ПИМ, арзишҳои баланди умумии ҷойивазкунии сегменти ST ва кӯтоҳкунии вақти барқароршавии СБД то аввали-ВБ СБД то А) дар табобати маҷмӯй дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФНШ бештар зоҳир мешавад.

Нишон дода шудааст, ки возехияти назарраси як қатор таъсироти антиишемикӣ ва антиаритмии ПИ -и миокард дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФНШ, дар муқоиса бо гурӯҳи беморони ФШР, бо коҳиши назарраси фишори шараёнӣ ва возехияти НМД ( $p<0,011$ ) мегузарад.

Қайд гардидааст, ки самаранокии возехи як қатор таъсироти кардиопротективии МО (МС бо ПИ -и миокард) дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР бо коҳиши СВ СУ (35%;  $p=0,0216$ ), камшавии давраҳои ишемияи миокард (ДИМ) (90%;  $p=0 .0031$ ); давомнокии умумии давраҳои ишемия (ба 84,9%;  $p=0,0047$ ) ва кӯтоҳ кардани вақти барқароршавии СБД ба сатҳи аввала (23,1%;  $p<0,0036$ ) ҳарактернок мебошад. Набудани пастшавии назарраси сатҳи фишори шараёнӣ ва возехияти НМД ҳангоми ФШР, ки бо зиёдшавии ночизи фосила аз рӯи ТШП дар охири МО (12,1%;  $p=0,50$ ) аз нокифоя будани захираи коронарии миокард дарак медиҳад.

Истифодаи схемаи мантиқии арзёбии самаранокии равишҳои гуногуни муоличавӣ ҳангоми СУ дар заминаи ФШ дар одамони ҷавон ва миёнасол имкон дод, ки имконияти моделсозии ПИ-и миокард ва асоснокӯни мақсаднок будани истифодаи он на танҳо дар заминаи ФНШ балки инчунин ФШР муқаррар карда шавад.

**Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот.** Ошкорсозии хусусиятҳои клиникӣ ва гемодинамикии таъсири ПИ-и миокард дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШ барои равшан кардани механизмҳои баланд бардоштани муқовимати миокард ба давраҳои ишемия дар заминаи ФНШ ва ФШР мусоидат меқунад.

Истифодаи муқаррароти назариявӣ, методӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола пешниҳодшударо дар ҷараёни таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии тиббӣ ҷорӣ кардан мумкин аст, ки аҳамияти назариявии тадқиқотро муайян месозад.

Имконияти истифодаи ПИ-и сиклии миокард дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШ, аз ҷумла ФШР муқаррар шудааст.

Зарурати ташкили системаҳои мониторинги клиникӣ - гемодинамики (бо доҳил кардани МХ СБД ва ВЭМ) самаранокии табобати анъанавӣ (МС бо имитасияи ПИ-и миокард) ва муолиҷаи омехта (МС бо моделикунонии сиклии ПИ-и миокард) дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФНШ ва ФШР исбот карда шуд.

Ҳамчун омиле, ки таъсири кардиопротектории ПИ-и миокардро дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФНШ ва ФШР ба таври назаррас қоҳиши медиҳад, сатҳи фишори диастоликӣ (ФД), вазни зиёдатӣ ё фарбехӣ муайян карда шуд. Муайян кардани омилҳое, ки таъсири кардиопротектории ПИ-и миокардро дар беморони гирифтори ФШР монеъ мешаванд, идоракунии онҳоро беҳтар кунонида, метавонад ба пешгирии оризаҳо мусоидат намояд.

### **Қоидаҳое, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд:**

Ҳангоми омӯзиши муқоисавии басомади шаклҳои бемории ишемикии дил дар беморони гирифтори ФШ, стенокардияи устувор ҳамчун шакли маъмултарини БИД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (66,5%) ҷудо карда шуд. Басомади баланди шаклҳои вазнини бемории ишемикии дил дар заминаи ФШР (СН, ИМ; 40,2%), бо робитаи назаррас бо ҷинсияти мард, возехияти НМД ва ВШХМС, ба мо имкон медиҳад, ки ФШР-ро дар ҷавонон ва миёнасолон ҳамчун омили афзоишдиҳандай ҳавфи пайдоиши шаклҳои вазнини бемориҳои дилу рагҳо баррасӣ қунем.

Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқоти назоратшаванда барои арзёбии таъсири ПИ-и сиклии миокард ба нишондодҳои МХ СБД, ВЭМ ва натиҷаҳои ТШП гузаронида шуд, ки ин *дар навбати аввал* ба мавҷудияти имкони моделсозии ПИ-и миокард дар беморони СУ чи дар заминаи ФНШ ва чи дар заминаи ФШР ишора менамояд. *Дуюм*, онҳо самаранокии назарраси МО (МС бо ПИ-и миокард) тасдиқ меқунанд. *Сеюм*, онҳо аз набудани таъсири назарраси блокатори фишорбаландӣ ба таъсири кардиопротектории ПИ-и миокард дар беморони гирифтори ҳам ФНШ ва ҳам ФШР шаҳодат медиҳанд. Нишон дода шудааст, ки истифодаи сеансҳои ПИ-и сиклии миокард дар

заманаи МС дар беморони миёнасоли бо СУ дар заманаи ФШ, аз ҷумла ФШР тактикаи оқилона ва бехатар барои идоракунии беморон мебошад.

Омилҳое, ки ба дараҷаи кардиомуҳофизатии ПИ-и миокард таъсир мерасонанд, муайян карда шуданд ва зарурати таъсиси системаи мониторинги клиникӣ ва гемодинамикии самаранокии МО (МС бо ПИ-и сиклии миокард) бо дарназардошти беҳтаркунонии идоракунии беморони гирифтори СУ асоснок карда шуд. ки дар заманаи фишорбаландӣ ба амал омадааст.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо.** Эътимоднокии натиҷаҳо, хулосаҳо ва ҷамъбастро самти дуруст интихобкардаи тадқиқот бо назардошти тадқиқотҳои пештара дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар давлатҳои ҳориҷи дур ва ИДМ; миқдори коғии мавод, мураккабии тадқиқот, истифодаи усулҳои мусосири иттилоотӣ ва технологияҳои нави дастрас, ки имкон медиҳанд натиҷаҳои аз ҷиҳати оморӣ боэътиҳод ба даст оварда шаванд, ҷамъбасти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои тадқиқот таъмин намуд. Тарҳи тадқиқот аз ҷониби кумитаи этикаи Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» (протоколи № 7 аз 27 марта 2020) тасдиқ карда шуд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва самти тадқиқот).** Диссертатсия мувофиқи шиносномаи Комиссияи олии аттестационӣ (КОА)-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 14.01.04 – Бемориҳои дарунӣ ба анҷом расида, ба зербандҳои 3.4 (Этиология, патогенез, омилҳои ҳавф, генетикаи бемориҳои узвҳои дарунӣ), 3.7. (Ихтиололи функцияҳои узвҳои дарунӣ ҳам дар одамони қалонсоли бемор ва ҳам солим), 3.8. (Зухуроти клиникии бемориҳои узвҳои дарунӣ) мувофиқат мекунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи унвони илмӣ дар тадқиқот.** Таҳлили адабиёт оид ба мавзӯи тадқиқоти диссертатсия, таҳияи ҳадаф ва вазифаҳо, ҷамъоварӣ ва ба низом даровардани маълумотҳои ибтидоии клиникӣ аз тадқиқотҳои ретроспективии 370 беморони гирифтори БИД дар заманаи фишорбаландӣ, муқаррар намудани басомади шаклҳои бемории ишемикии дил дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо ФНШ ва ФШР ва дар марҳилаи дуюми таҳқиқ, моделикунонии сеансҳои ПИ-и миокард дар гурӯҳҳои муқоисашавандай беморон (60 бемор) дар заманаи МС (бо имПИ), СУ ва ФШ; арзёбии минбаъдаи самаранокии МС (бо имПИ) ва МО (МС бо ПИ-и сиклии миокард) дар таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои тадқиқоти клиникӣ ва анамнестикӣ, МХ СБД ва ВЭМ бо муайян кардани робитаи онҳо аз ҷониби муаллиф шахсан анҷом дода шудаанд.

Баҳодиҳии натиҷаҳои таҳқиқоти инструменталӣ якҷоя бо табиони шӯъбаҳои ташхиси функционалии Маркази ҷумҳуриявии клиникии кардиологиии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, госпитали Раёсати тиббии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, СС ва ГХ ҶТ ва МТШ № 2 ба номи. акад. К.Т. Тоҷиев шаҳри Душанбе амалӣ карда шуд. Коркарди омории натиҷаҳо, тарҳрезии баррасии адабиёт, тавсифи баҳшҳои таҳқиқот ва хулосаҳо аз ҷониби муаллиф шахсан анҷом дода шудаанд.

**Апробатсия ва амалигардонии натижаҳои кори диссертатсия (баромад оид ба нуктаҳои асосии рисола дар конференсияҳо, ҷаласаҳо, семинарҳо, ҳангоми хондани маърӯзаҳо дар муассисаҳои таълимӣ).** Муқаррароти асосии кори диссертатсия дар конференсияҳои илмию амалии олимони ҷавон ва донишҷӯёни Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Душанбе, 2020–2023; конференсияҳои илмию амалии Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» бо иштироқи байналмилалӣ, Душанбе, 2020-2022; Симпозиуми байналмилалии «Мушкилоти бемориҳои сироятӣ», Душанбе 2022; ҷаласаи комиссияи байниидоравии проблемавӣ оид ба фанҳои терапевтии Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» (2023) пешниҳод ва муҳокима гардидаанд.

**Интишорот дар мавзӯи диссертатсия.** Дар асоси маводи диссертационӣ 12 мақола, аз ҷумла 4 адад дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ба табъ расидаанд.

**Сохтор ва доираи рисола.** Рисола дар 152 саҳифаи матни компьютерӣ пешниҳод шуда, аз муқаддима, 5 боб (таҳлили адабиёт, тавсифи мавод ва усулҳои тадқиқот, 2 боб натижаҳои тадқиқоти ҳудӣ, муҳокимаи натижаҳо), ҳулосаҳо, тавсияҳои амалӣ ва рӯйхати истинодҳо иборат мебошад. Маводҳои рисола бо 14 расм ва 35 ҷадвал оро дода шудаанд. Нишондиҳандай библиографӣ 208 манбаъро дар бар мегирад, ки аз он 78-тоашон муаллифони ватанӣ ва кишварҳои ИДМ ва 130-тоашон муаллифони ҳориҷӣ мебошанд.

## МУНДАРИЧАИ КОР

Тадқиқот дар заминай кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», дар шуъбаҳои терапия ва кардиоревматологияи Маркази шаҳрии тиббии № 2 ба номи академик К.Т. Тоҷиеви шаҳри Душанбе ва госпитали Раёсати тиббии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд.

**Хусусиятҳои шахсони муоинашуда, марҳилаҳо ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқоти 2-марҳилагӣ гузаронида шуд. Дар марҳилаи 1, басомади шаклҳои БИД дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо ФШ муқаррар карда шуд. Бо ин мақсад дар байни 370 нафар беморони (аз ҷумла 137 мард ва 233 зан; синну соли миёнаи беморон  $54,1 \pm 4,5$  сол) бо ташхиси бемории ишемикии дил, ки дар заминай ФШ-и аввалия ба вучуд омада, барои ҷавоб шудан аз беморхона омодагӣ медиданд, ҳуҷҷатҳои тиббӣ мавриди таҳлил қарор дода шуданд.

*Меъёрҳои дохил кардани беморон дар марҳилаи 1-уми тадқиқот:* беморони ҳарду ҷинс то 59-сола; бо ташхиси муқарраршудаи бемории ишемикии дил дар заминай ФШ-и ибтидой; машғули табобат. *Меъёрҳои истисной:* бемороне, ки ба табобат майл намекунанд (2 ё ҳоли камтар), фишорбаландии шараённи рефракторӣ, шаклҳои дуюмдараҷаи ФШ ва 4-5 марҳилаи бемории музмини гурда, диабети қанд навъи I, бемории вазнини соматикӣ.

Аз руи натижаҳои марҳилаи 1-уми таҳқиқ гурӯҳҳои беморони гирифтори ФНШ ва ФШР муайян карда шуданд; басомади шаклҳои БИД ҳангоми ФНШ ва

ФШР муқаррар карда шудааст; шакли маъмултариини бемории ишемикии дил муайян карда шуда, муоинаи он дар марҳилаи 2 пешбинӣ шуд.


Дар марҳилаи дуюми тадқиқот (марҳилаи проспективӣ) ташхиси ПИ-и миокард гузаронида шуда, самаранокии он ҳангоми ФШ арзёбӣ карда шуд.

*Меъёрҳои шомил кардани беморон ба марҳилаи 2-юми тадқиқот:* шахсони ҳарду чинси то 59-сола, бо ташхиси муқарраршудаи БИД дар заминаи ФШ-и ибтидой, машғули табобат на камтар аз 3 хол, розигии огоҳшуда ва мавҷудияти падидай ПИ-и миокард.

*Меъёрҳои истисно:* синну соли 60 ва аз он калонтар, таърихи инфаркти миокард ва сактаи мағзӣ, СУ III-IV СВ ва НМД III-IV СВ, диабети қанд навъи I, индекси вазни бадан  $\geq 30$  кг/м<sup>2</sup>, бемории музмини обструктивии шуш, аритмияҳои вазнин (фибрилятсияи даҳлезӣ, ларзиши даҳлезӣ, экстрасистолияи зуд-зуди даҳлезӣ ва меъдачавӣ, АВ-блокада, беморони бо кардиостимулятор гузошташуда, атеросклерози окклузии рагҳои канорӣ).

Ҳама беморони гирифтори бемории ишемикии дил дар заминаи ФШ табобати стандартӣ, зидди ишемикӣ, зидди тромбоситҳо ва зиддигипертензивӣ гирифтанд. Барои ноил шудан ба сатҳи мувофиқи фишори хун, дар беморони гирифтори ФШР схемаҳои 2, 3 ва 4-унсураи речай муолиҷа бо таъини блокаторҳои системаи ренин-ангiotензин (ингибиторҳои иАПФ ё БРА) дар якҷоягӣ бо антагонистҳои калсий, спироналактон таҳия карда шуданд; аксаран диуретикҳои ҳалқавӣ,  $\beta$ -блокаторҳои интиҳобӣ (ҳангоми зарурат), агонистҳои ресепторҳои имидозолин (клонидин, синт) таъйин карда мешуданд.

Дар марҳилаи ибтидой, 160 беморони муоинашудаи СУ II СВ (бо ФНШ ва ФШР, ҳар кадом 80 бемор) бо натиҷаҳои таҳқиқоти инструменталӣ, ки пеш аз бистарӣ гузаронида шуданд, таҳти назорат буданд. Дар беморони дорон давраҳои алоҳидаи ишемия (тибқи клиника ва МХ СБД) ИП-и миокард пурра ҳисобида мешуд ва онҳо ба гурӯҳҳое тақсим карда мешаванд, ки аз рӯи чинс, синну сол ва индекси вазни бадан муқоисашаванданд: 60 нафарӣ беморони гирифтори ФНШ ва ФШР. Барои арзёбии самаранокии МО, беморони гирифтори ФНШ ва ФШР ба 2 гурӯҳ тақсим карда шуданд (Расми 1): барои сеансҳои ПИ-и миокард (сикли 5 рӯза) ва имитатсияи ПИ (ҳар кадом 30 бемор).



1) таҳияи 3-каратаи сеансҳои ПИ-и миокард ё имитатсияи он, 2 маротиба дар як рӯз, 5 рӯз.

2) Дар охири давраҳои табобат - МХ СБД ва ВЭМ-и такрорӣ

**Расми 1. Нақшаи гузаронидани тадқиқоти назоратшаванда оид ба прекондитсионикунонии ишемикии (ПИ) миокард ва имитатсияи он (имПИ) дар беморони гирифтори стенокардияи устувор (СУ) дар заминаи фишорбаландии шараёни назоратшаванда (ФНШ) ва резистентӣ (ФШР)**

Дар ҳамаи беморон имкони моделсозии ПИ-и миокард омӯхта шуда, бемороне, ки инр падидаро надоштанд, хориҷ карда шуданд (2 бемори гирифтори ФНШ ва 9 бемори ФШР). Ба марҳилаи дуюми тадқиқот, ҳамагӣ 120 беморони гирифтори СУ (бо ФНШ ва ФШР, ҳар кадом, 60 беморӣ) дохил карда шуданд, ки дар онҳо гузаронида шуданд:

- 1) арзёбии самаранокии сеансҳои ПИ-и миокард ҳангоми муқоиса бо як гурӯҳ бемороне, ки аз имитатсияи ПИ гузаронида шуданд;
- 2) арзёбии самаранокии муқоисавии сиклҳои ПИ-и миокард дар гурӯҳҳои муқоисашавандаи беморони гирифтори ФНШ ва ФШР аз рӯи дараҷаи тағијиротҳои ( $\Delta(\%)$ ) параметрҳои клиникии МХ СБД ва ВЭМ.

### **Усулҳои тадқиқот**

Муоинайи беморони СУ дар заминаи ФШ дар шӯъбаҳо мувофиқи протоколи ташхис ва табобати бемориҳои системаи дилу рагҳо (БИД ва ФШ) гузаронида шуд. Дар марҳилаи аввали тадқиқот маълумотҳои таърихи бемориҳо ва сабтҳои амбулаторӣ (ҳисботи муолиҷа, хулосаҳои мутахассисон, СБД, натиҷаҳои эхокардиография) таҳлил карда, профили фишори хун, риояи табобат ва самаранокии терапия омӯхта шуданд.

Бемороне, ки ба марҳилаи дуюми тадқиқот дохил карда шудаанд, барои риояи табобат мувофиқи саволномаи тағирёфтai Мориска ва Грин тафтиш карда шуданд. Ташхиси шаклҳои клиникии стенокардия мувофиқи таснифоти Ҷамъияти кардиологияи Канада муқаррар шудааст. Бо дарназардошти профили фишори хун ва самаранокии табобати зиддигипертензияӣ, гурӯҳҳои беморони гирифтори ФНШ ( $n=60$ ) ва ФШР ( $n=60$ ) муайян карда шуданд [A.V. Аксенова ва дигарон, 2018; R. Lozano et al., 2012].

ВЭМ дар велоэргометри фирмаи Quintor (ИМА, 2000), дар ҳолати нишасти бемор, дар речай 60 ҷарҳзаний бо назардошти ҳама нишондодҳо ва зиднишондодҳо гузаронида шуд [Д.М. Аронов, В.П. Лупанов, 2002]. МХ СБД бо истифода аз регистратори “Инкарт”, дар давоми 24 соат, бо коркарди минбаъдаи маълумотҳо дар ТШП анҷом дода шуд.

*Ҳангоми баҳодиҳии таъсири ПИ-миокард динамикаи зерин (аз аввал) ба назар гирифта шудааст: нишондодҳои клиникӣ ва гемодинамикӣ (сатҳи фишори хун, фаъолнокии ҷисмонӣ, СВ СУ ва НМД); нишондиҳандаҳои МХ СБД барои 24 соат (басомади набзи дил – (БНД) экстрасистолаҳои меъдачаҳо - ЭМ дар як шабонарӯз, давраҳои ишемияи миокард, давомнокии умумии ДИМ); натиҷаҳои ТШП низ ба назар гирифта шуданд; инчунин нишондодҳои ВЭМ (ҲУКИ, ВС, В то ПИМ, арзиши умумии ҷойи вазқунии сегменти ST - ST СБСС ва ВВ СБД то ҳолати аввалия) мавриди эътиборо қарор дода шуданд. Ҳангоми таҳлили муоинагои маҳсус, натиҷаҳои ибтидой бо натиҷаҳои охири давраи табобат муқоиса карда шуданд. Дар ҷараёни ТШП, натиҷаҳои ибтидой бо натиҷаҳои*

давраи табобат муқоиса карда шуданд. Ҳангоми ТШП эҳсосоти бемор ба қайд гирифта шуда, параметрҳои гемодинамикӣ (ФШ ва набзи дил дар ҳар 3 дақиқа). назорат карда мешаванд МХ СБД дар шароите, ки ба ҳолати муқаррарии фаъолияти мотории бемор то ҳадди имкон наздик бошад, гузаронида шуд. Ҳамаи беморон рузнома тартиб дода, амал ва хиссиёти худро дар давоми руз кайд мекарданд, ки дар он вакти оғозу анчом, вакти кабули дорухо нишон дода мешуд.

**Моделикунонии ПИ-и миокард.** Моделикунонии ПИ-и миокард тавассути гузоштани манжет аз тонометр ба бозу ва фишурдани рагҳои китф бо манжет аз фишори систоликии 50 мм сут. сим ва бо перфузияи 5 дақиқагӣ, секарата бо фосилаи 5- дақиқагӣ гузаронида шуд. Сеансҳои ПИ-и миокард дар як рӯз 2 маротиба, саҳар ва шом, дар давоми 5 рӯз гузаронида мешаванд. Ишемияи дасту пойҳо бо тағиیرёбии ранги пӯст ва паст шудани ҳарорати онҳо, ки пас аз реперфузия ба сатҳи аввала бармегашт, тасдиқ карда шуд. Ин варианти моделикунонии ПИ-и миокард ҳамчун варианти маъмултарин интихоб шудааст ва тибқи протоколи ПИ-и фосилавии миокард аз 3 то 5 давраи чунин ишемия-реперфузияро эҷод кардан лозим аст [N. Gibson et al., 2015, S.D. Patterson et al., 2015].

Имитатсияи ПИ ба ҳамин тариқ гузаронида шуд, аммо фишор дар манжет ба ДАД мувофиқат меқунад, яъне ишемия воқеан ба даст намеояд, аммо таъсири ҷузъи психологӣ дар гурӯҳҳои муқоисашуда бартараф карда мешавад.

Таҳлили омории мавод бо истифода аз бастаи нармафзори стандартӣ барои таҳлили омории амалий (Statistica 10.0) гузаронида шуд. Дараҷаи тағиирёбӣ ( $\Delta(\%)$ ) аз ҳар як нишондиҳандай ибтидой то охири табобат арзёбӣ карда шуд. Нишондиҳандаҳои миқдорӣ ҳамчун  $M \pm SD$  пешниҳод карда мешаванд. Арзиши фарқияти нишондиҳандаҳо (дар намунаҳои вобаста) аз рӯи Вилконсон; мувофиқи U – тести Манна Уитни -барои ду намунаи мустақил ва тибқи санчиши Kruskal-Wallis барои якчанд намунаҳои мустақил муайян карда шуд. Муқоисаи тағиирёбандарои категориявӣ мувофиқи меъёри  $\chi^2$  гузаронида шуд. Муносибатҳои коррелятсия аз рӯи Spearman арзёбӣ карда шуданд. Тағовут дар натиҷаҳои бадастомада аз ҷиҳати омор муҳим дар  $p < 0,05$  ҳисобида шуд.

### **Натиҷаҳои тадқиқот**


**Басомади шаклҳои БИД дар одамони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо фишорбаладии шараёнӣ.** Дар марҳилаи аввали тадқиқот, ҳангоми таҳлили басомади шаклҳои БИД дар беморони гирифттори ФНШ ва ФШР, аксарияти беморони ҷавон ва миёнасоле, ки бо шикоятҳои дил қабул шудаанд, (66,5%) СУ доштанд. Басомади СУ дар беморони гирифттори ФНШ асосан ба басомади баланди СК I-II (мутаносибан 70,2% ва 34,3% ҳангоми ФНШ ва ФШР;  $p = 0,0001$ ) ва дар беморони гирифттори ФШР - афзоиши III- IV СФ СУ (7,2% ва 29%, ҳангоми ФНШ ва ФШР;  $p = 0,0001$ ; ҷадвали 1) алоқамандӣ дошт.

**Чадвали 1. Басомади шаклҳои бемории ишемикии дил дар беморони гирифтори фишорбаландии шараёни назоратшаванда (ФНШ) ва резистентӣ (ФШР) (abs/%)**

Нишондиханда (абс/%)	ФНШ (n=84)	ФШР (n=286)	p
Стенокардияи устувор:	65/77,4	181/63,3	=0,0161
I-IIСФ (ҳамагӣ)	59 /70,2	98/34,3	=0,0001
• СФ I	29 /34,5	15/5,2	=0,0001
• СФ II	30/35,7	83/29,0	=0,2416
СФ III-IV (ҳамагӣ)	6 /7,2	83/29,0	=0,0001
• СФ III	4/4,8	48/16,8	=0,0053
• СФ IV	2/2,4	35/12,2	=0,0081
Стенокардияи ноустувор:	8/9,5	29/10,1	=0,8686
Инф)	11/13,1	76/28,7	=0,0104
• не-Q ИМ	8/9,5	42/14,7	=0,2238
• Q- ИМ	3/3,6	34/11,9	=0,0255

Эзоҳ: p -дурустии фарқияти нишондихандаҳо дар байни гурӯҳҳои беморони гирифтори ФНШ ва ФШР (мувофиқи меъёри  $\chi^2$ )

СН дар нафар 37 беморони гирифтори ФШ мушоҳида карда шуд: дар 8 (9,5%)ҳолат ва 29 (10,1%) ҳолат, бо ФНШ ва ФШР. Илова бар ин, СН дар 38 беморони дигари гирифтори ФШ (2 бо ФНШ ва 36 бо ФШР, ки таърихи ИМ доштанд, қайд карда шуд ва аз ин рӯ, ҳангоми таҳлил ин беморон ба зергурӯҳи гирифтори ИМ дохил карда шуданд. Басомади умумии ИМ, асосан аз сабаби ғайри Q МІ, будан 23,5% -ро ташкил дод. Дар беморони гирифтори ФНШ афзоиши ИМ дар маҷмӯъ (28,7%;  $p<0,05$ ), аз ҷумла Q-ИМ (11,9%;  $p<0,05$ ) нисбат ба ФШР назаррас аст; афзоиши ғайри Q ИМ дар ФШР назаррас нест (9,5% ва 14,7% дар ФНШ ва ФШР  $p>0,05$ ). Дар гурӯҳи умумии беморон, байни вазнинии бемории ишемикии дил дар заминаи ФШ бо басомади ( $r=0,571550$ ;  $p<0,05$ ) ва вазнинии ( $r=0,645951$ ;  $p<0,05$ ) инсулт ( $r=0,645951$ ;  $p<0,05$ ) робитаи зич мушоҳида гашт. Расми 2).



**Расми 2. Алоқаи байниҳамдигарии байни вазнинии бемории ишемикии дил (БИД) ва вайроншавии шадиди хунгардиши майнаи сар (ВШХМС); гурӯҳи умумӣ ( $r=0,645951$ ;  $p<0,05$ ; аз рӯи Spearman**

Тафовутҳои ҷинсӣ дар басомади шаклҳои БИД дар заминаи ФНШ дар зиёд шудани басомади баланди I-II СФ СУ дар занон ва афзоиши умумии шаклҳои вазнини БИД .(III-IV СВ СУ, СН ва ИМ) дар мардон ( $s<0,05$ ) ифода

меёбад. Вазнинии БИД дар заминаи ФНШ бо чинсияти мард робитаи зич дорад ( $r=0,571550$ ;  $p<0,05$ ).

Фарқиятҳои чинсӣ дар паҳншавии бемории ишемикии дил дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо ФШР дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

## **Ҷадвали 2. – Фарқияти чинсии басомади шаклҳи бемории ишемикии дил дар беморони бо фишорбаландии шараённи резистентӣ**

Нишондиҳанда	Ҳамагӣ	Зан (n=182)	Мард (n=104)	p
Стенокардия устувор	181/63,3	103/56,6	78/75,0	= 0, 0019
I СВ	15/5,2	15/8,2	-	= 0,0026
II СВ	83/29,0	48/ 26,4	35/33,7	=0,1919
III СВ	48/16,8	24/13,2	24/23,1	=0,0313
IV СВ	35/12,2	16/8,8	19/18,3	= 0,0129
Стенокардия ноустувор	29/10,1	12/4,4	17/12,5	=0,0086
Инфаркти миокард (аз ҷумла дар анамнез):		35/19,2		
ғайри-Q ИМ	76/28,7		41/36,5	=0,0002
Q- ИМ	42/14,7	19/10,4	23/22,1	=0,0073
	34/11,9	16/8,8	18/17,3	=0,0323

Эзоҳ: p - эътиимоднокии фарқиятҳои чинсӣ дар нишондиҳандаҳо (мувофиқи меъёри  $\chi^2$ )

Қайд карда шуд, ки дар занон СУ нисбат ба мардон (75,0%) ба таври назаррас (56,6%) камтар мушоҳид мешавад, ки бо басомади баланди III-IV СФ СУ дар мардон ( $p<0,05$ ) алоқаманд аст; СФ I дар 8,2% занон мушоҳид мешуд, дар ҳоле ки он дар мардон ошкор нагашт ( $p<0,01$ ); дар мардон дар заминаи ФШР, СН нисбат ба занон ба таври назаррас (12,5%;  $p<0,01$ ) ва MI (36,5%;  $p<0,001$ ) бештар мушоҳид мегардад.

Басомади баланди ИМ дар мардони гирифтори ФШР ҳам аз афзоиши назарраси ғайри Q ИМ (22,1%;  $p<0,01$ ) ва афзоиши Q-MI (17,3%;  $p<0,05$ ) вобаста аст.

Ҳамин тариқ, маълум шуд, ки шакли маъмултарини бемории ишемикии дил беморони гирифтори ҳам ФНШ ва ҳам ФШР СУ мебошад. Афзоиши шаклҳои вазнини бемории ишемикии дил (СВ III-IV СУ, СН ва ИМ) бештар дар заминаи ФШР мушоҳид мешавад. Натиҷаҳои бадастомода дар баробари робитаи зич бо вазнинии оризаҳои дилу рагҳо ба мо имкон медиҳанд, ки ФШР-ро дар одамони ҷавон ва миёнасол, махсусан дар мардон ҳамчун омили номусоиди пешгӯй, ки ҳатари инкишофи махсусан ИМ ва инсултро зиёд меқунад, баррасӣ қунем. Дар робита ба ин, тасмим гирифта шуд, ки тадқиқотҳо барои арзёбии самаранокии равишҳои гуногуни табобатӣ дар беморони гирифтори СУ бо муайян кардан дараҷаи тағиیرёбии нишондодҳои омӯхташуда дар заминаи ФНШ ва ФШР гузаронида шаванд.

**Самаранокии муолиҷаи стандартӣ ва омехта барои устувории стенокардия дар заминаи фишорбаландии шараёнӣ (марҳилаи 2-и тадқиқот)**

*Нишондиҳандаҳои клиникии ибтидоӣ дар гурӯҳҳои муқоисавӣ. Шарти муҳими баҳодиҳии объективии самаранокии усулҳои гуногуни табобатӣ*

муқоисай нишондодҳои ибтидоии дар гурӯҳҳои муқоисавӣ омӯхташуда мебошад.

Таҳлили ҳамаҷонибаи маълумотҳои клиникии гурӯҳҳои муқоисашудаи беморони гирифтори СУ дар заминаи ФНШ ва ФШР нишон дод, ки сатҳҳои ФШ, СВ СУ ва СВ НМД ҳангоми ФНШ нисбат ба гурӯҳҳои беморони гирифтори ФШР чандон зиёд нестанд (Чадвали 3).

Аmmo таҳлили оморӣ аз рӯи Kruskal Wallis (Чадвали 3) нишон дод, ки нишондодҳои клиникии ибтидой дар беморони 4 гурӯҳи муқоисашуда, ки барои имПИ ва сеансҳози ПИ миокард рандомизатсия шудаанд, муқоисашавандаанд ва тафовути онҳо ноҷиз аст ( $p>0,05$ ).

**Чадвали 3.** Нишондодҳои ибтидоии клиникии беморони гирифтори стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии шараённи назоратшаванда (ФНШ) ва резистентӣ (ФШР), ки барои (имПИ) ва прекондитсиякунонии ишемикии сиклии (ПИ) миокард ( $M \pm SD$ ) доҳил карда шудаанд

Нишондод	ФНШ		ФШР		р
	имПИ	ПИ	имИП	ИП	
ФШ систоликӣ	158,0±11,9	155,7±12,1	161,3±7,5	158,2±9,9	>0,05
ФШ диастоликӣ	95,0±5,6	94±6,7	97,5±6,5	96,6±8,5	>0,05
Фаъолнокии ҷисмонӣ	1,27±0,45	1,4±0,5	1,3±0,53	1,27±0,45	>0,05
СФ-и стенокардияи устувор	1,47±0,507	1,57±0,5	1,6±0,49	1,7±0,466	>0,05
СВ-и норасогии музмини дил	1,7±0,596	1,63±0,490	1,83±0,53	1,97±0,556	>0,05
Шкалаи арзёбии ҳолати клиникӣ	3,97±1,63	4,03±1,73	5,2±1,471	5,27±1,46	>0,05

Эзоҳ: р -моҳияти омории фарқияти нишондиҳандаҳои гурӯҳҳои муқоисашаванда (аз рӯи Kruskal-Wallis)

Зимнан, имкони зиёд шудани шиддати баъзе ихтиололи клиникӣ ва гемодинамикий дар беморони гирифтори ФШР ба эътибор гирифта қарор дода шуд, ки ба динамикаи нишондиҳандаҳо ҳангоми ҳисоб кардан дараҷаи гузариши онҳо, яъне  $\Delta(\%)$  баҳо дода шавад.

### Самаранокии МС-и (бо им ИП) ва МО (МС бо ПИ-и миокард) стенокардияи устувор дар заминаи ФНШ

**Чадвали 4. - Динамикаи нишондодҳо пас аз имитатсияи прекондитсиякунонии стандартии ишемикии миокард (ПИ) ва муолиҷаи омехтаи (МО) стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии фишорбаландии шараённи назоратшаванда (ФНШ)**

Нишондиҳанҷа	МС (с имПИ)		$\Delta(\%)$	КТ (МС бо ПИ)		$\Delta(\%)$	$p$ (по $\Delta(\%)$ )
	то	баъди		то	баъди		
<b>Нишондодҳои клиникӣ</b>							
САД	158,0±11,9	132,0±2,5	↓16,0**	155,7±12,1	130,0±4,2	↓16,4***	=0,9446
ДАД	95,0±5,6	81,8±3,6	↓13,7***	94±6,7	72,8±5,5	↓22,2***	<0,0001
ФА	1,27±0,45	1,67±0,71	↑43,3*	1,4±0,5	1,97±0,76	↑61,7*	=0,3012
СФ	1,47±0,507	1,03±0,18	↓20,0***	1,57±0,5	0,73±0,45	↓55,0*	=0,0001
СФ-и НМД	1,7±0,446	1,33±0,661	↓18,3*	1,63±0,49	1,1±0,76	↓38,3*	=0,0749
ШОКС	3,97±1,63	2,47±1,14	↓35,8***	4,03±1,73	2,13±1,55	↓47,9***	=0,2011

Давоми чадвали 4

Нишондодхон МХ СБД дар ТШП							
БКД, рұз	76,3±5,4	75,6±5,8	↓0,6	77,6±5,78	72,7±5,55	↓5,9*	=0,0315
БКД, шаб	64,3±10,8	58,7±10,7	↓6,2	63,7±10,7	59,8±5,26	↓3,1	=0,5916
ЭМ, рұз	5,23±2,28	2,33±2,84	↓59,4**	5,07±3,12	0,1±0,305	↓97,5***	<0,0001
ЭМ, шаб	1,76±1,91	0,7±1,15	↓58,4**	1,63±1,65	0,067±0,253	↓93,3***	=0,0098
ДИМ, абс	1,9±1,062	0,97±1,03	↓34,2*	2,0±1,364	0,1±0,305	↓92,2***	=0,0021
ДИМ давомное\к, тараш	310,2±149,6	177,0±164,1	↓7,7*	258,6±165,7	19,4±61,1	↓83,0***	=0,0430
ТШХ, м	401,2±83,1	442,1±71,1	↑15,1*	405,4±67,9	495,9±61,1	↑24,4***	=0,0348

Давоми чадвали 4.

Нишондодхон велоэргометрии							
ХУЕИ, вт	180,0±31,2	202,7±29,3	↑16,0*	182,3±26,5	206,7±15,2	↑15,3***	=0,8904
ВС, сек	299,2±27,2	323,6±41,3	↑9,3*	300,2±33,9	334,8±38,5	↑13,0*	=0,0243
В то ПИМ, бо	252,5±32,3	262,8±32,7	↑6,1	251,7±33,0	285,8±32,7	↑15,2**	=0,0085
СВСС СУ, мм	1,7±0,651	1,26±0,449	↓10,0*	1,6±0,621	1,07±0,45	↓17,8**	=0,3343
ВБ СБД то И, тараш	212,4±33,6	185,1±30,2	↓10,2*	214,1±30,2	142,8±25,0	↓31,6**	=0,0002

Эзоҳ: \*, \*\* ва \*\*\* - моҳияти омории фарқияти нишондодхо пеш аз табобат ва баъд аз табобат, мутаносибан  $p<0,05$ ;  $p<0,001$  ва  $p<0,0001$  (аз рӯи Вилкоксон);  $p$  - моҳияти фарқияти нишондиҳандаҳо дар охири шаклҳои гуногуни табобат (аз рӯи U меъёри Манна-Уитни)

Ҳангоми арзёбии самаранокии МС (бо им Пи) дар охири мушоҳида тағйиротҳои клиникии зерин муқаррар карда шуданд: коҳиши назарраси фишори хуни систоликӣ (16%), ФШД (13,7%), СФ СУ 20%, СФ НМД 18,3% ва аломатҳои НМД аз рӯи ҷадвали арзёбии ҳолатҳои клиникӣ (ЧАҲК) 35,8%. Сатҳи мақсадноки фишори хун дар ҳама беморон ба даст омад. Афзоиши фаъолнокии ҷисмонӣ 43,3% ва робитаи он бо коҳиши зуҳуроти НМД аз рӯи ШОКС ( $r=-0,3732$ ;  $p<0,05$ ) мушоҳида шуд.

Таҳлили динамикаи МХ СБД ва ТШП дар заманаи МС дар давоми шабу рұз хеле кам шудани ЭМ ( $p<0,001$ ) ва кўтоҳ шудани давомнокии умумии давраҳои ишемияи миокард (7,7%;  $p=0,0036$ ) нишон дод, ки ин натиҷаи кам шудани шумораи ДИМ ба андозаи 34,2% ( $p=0,0029$ ) буд. Ин тағйирот дар нишондодхон МХ СБД-ро афзоиши таҳаммулпазирӣ ба сарбории ҷисмонӣ ҳамроҳӣ мекарданд, ки ин аз афзоиши масофаи тайшуда аз рӯи ТШП 15,1% ( $p = 0,0224$ ) шаҳодат медиҳад.

Ҳангоми таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои ВЭМ дар заманаи МС, афзоиши назарраси ҲУКИ 16% ( $p<0,05$ ) ва ВС 9,3% ( $p<0,05$ ) муайян гардид; дарозшавии В то ПИМ ноҷиз буд (6,1%). Ба пастшавии арзиши миёнаи умумии ҷойивазкунии сегменти ST ( $p<0,05$ ) коҳиши ВБ СБД то ҳолати аввала 23,1% ( $p<0,001$ ) ҳамроҳ шуд. Ҳамзамон алоқаҳои зерини байниҳамдигарӣ муқаррар гардид:

а) дароз шудани мӯҳлати то фарорасии ишемияи миокард ва кам шудани арзиши миёнаи умумии ҷойигиршавии сегменти ST ( $r=-0,3920$ ;  $p<0,05$ );


б) дароз шудани вақти сарборӣ ва кам шудани ВБ СБД то I ( $r=-0,4678$ ;  $p<0,05$ ).

*Самаранокии МО (МС бо ПИ-и миокард) дар беморони гирифтори ФНШ.* Динамикаи нишондињандашои клиникӣ дар заминаи КТ 16,4% ( $p>0,05$ ) ва БП 22,2% ( $p<0,0001$ ) пастшавии СБП буд. Пастшавии FC SS 55% ( $p=0,0012$ ), FC CHF 38,3% ( $p<0,05$ ) ва SHOKS 47,9% ( $p<0,0001$ ); муносибати мӯътадил байни кохиши шиддати SS ва FC CHF ( $r = 0.5489$ ;  $p <0.05$ ) муқаррар карда шуд. Сатҳи мақсадноки фишори хун дар ҳама беморон ба даст омад. Дар заминаи КТ афзоиши фаъолнокии чисмонӣ 61,7% ба цайд гиифта шуд, ки бо кохиши ФДШ алоқаманд буд ( $r= - 0,4194$ ;  $p<0,05$ ).

Натицаҳои таҳлили нишондодҳои МХ СБД дар заминаи МО (МС бо ПИ-и миокард) камшавии назарраи басомади кашишхӯрии дил дар як шабонарӯз (5,9%;  $p<0,05$ ), төъоди умумии ЭМ дар як рӯз (97,5) ва шабона (93,3%,  $c<0,0001$ ); кам шудани давраҳои ишемияи миокард (92,2%;  $p<0,0001$ ) ва давомнокии умумии онҳо (83%;  $p=0,0014$  %)-ро нишон доданд. Ҳангоми ТШП афзоиши назарраси масофаи тайшуда 24,4% ( $p<0,0001$ ) ба назар расид, ки бо коҳиши давомнокии умумии ДИМ алоқаманд аст ( $r= -0,4671$ ;  $p<0,05$ ).

Динамикаи нишондиҳандаҳои ВЭМ инчунин, самаранокии МО (МС бо ПИ-и миокард) дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо СУ-ро дар заминаи ФНШ нишон медиҳад: афзоиши ҲУКИ 16% ( $p<0,0001$ ) ва ВС 13,2% ( $p<0,0001$ )  $p=0,0026$ ). Дарозии В то ПИМ 15,2% ( $p=0,0085$ ) бо коҳиши назарраси арзиши миёнаи умумии ҷойивазкуни сегменти ST (17,8%;  $p<0,008$ ) ва камшавии МХ СБД то I (31,6%);  $p =0,0002$ ). Ҳамин тарик, тағиироти мусбати параметрҳои таҳқиқшуда самаранокии МО (МС бо ПИ-и миокард) СУ-ро дар беморони синнусоли ҷавон ва миёнаи бо ФНШ тасдиқ мекунанд.

Ҳангоми таҳлили муқоисавии самаранокии МС ва МО СУ дар беморони гирифтори ФНШ, мутаносибан  $\downarrow 20\%$  ва  $\downarrow 55\%$  паствавии СФ СУ (Расми 3) ҳангоми МО (МС бо ПИ-и миокард) мушохид мешавад.



**Расми 3 - Динамикаи вазнинии стенокардияи устувор (аз 100%) ҳангоми табобати стандарттй (МС) ва омехта (МО) дар заминаи фишорбаландии шараёни назоратшаванда; аз рӯи  $\Delta(\%)$**

Дараачаи муқоисашавандай пастшавии ФСШ муқаррар карда шуданд (16% ва 16,4%;  $p>0,05$ ); дар мавриди дараачаи пастшавии ФДШ (13,7% ва 22,2% -

бо СТ ва КТ;  $p<0,0001$ ), ҳам дараца ва ҳам сатҳи ба дастомада дар заминаи МО (МС бо ПИ-и миокард) хеле пасттар аст. Дарацаи коҳиши зуҳуроти НМД ва афзоиши фаъолнокии ҷисмонӣ дар заминаи МО, ҳарчанд назаррас нест ( $p>0,05$ ), вале равшан мебошад.

Тағйирёбии нишондодҳои МХ СБД дар заминаи МО (МС бо ПИ –и миокард) дар беморони гирифтори СУ бо ФНШ на танҳо коҳиши набзи дил ва экстрасистолия, балки инчунин пастшавии ДИМ (92,2%) ва давомнокии умумии онҳоро (83%). ( $p<0,05$ ) ҳангоми муқоисаи онҳо дар заминаи МС (бо имПИ). нишон медиҳанд Ин натиҷа самаранокии бештари антиаритмикӣ ва зидди ишемикии МО-ро дар заминаи ФНШ тасдиқ мекунад. Ба ин инчунин хеле дароз шудани масофаи тайшуда (24,4%;  $p<0,05$ ) дар охири МО (МО бо ПИ-и миокард) шаҳодат медиҳад.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳлили тағйирёбии параметрҳои ВЭМ дар беморони гирифтори СУ, дар заминаи МО (МО бо ПИ-и миокард), афзоиши назарраси ВС (ба 13,2%;  $p<0,05$ ) ва В пеш аз ПИМ (ба 15,2%);  $p<0,01$ ) мушоҳида гардид, ки онро кутоҳшавии ВБ СБД то А (31,6%;  $p<0,001$ ) ҳамроҳзӣ мекард.

Натиҷаҳои бадастомада на танҳо имкони моделсозии зуҳуроти ПИ-и миокардро дар беморони ҷавон ва миёнасоли СУ дар заминаи ФНШ нишон медиҳанд, балки инчунин шаҳодат медиҳанд, ки истифодаи ПИ-и сиклии миокард самаранокии МС-и (бо имПИ) гузаронидашударо ба таври назаррас зиёд мекунад.

### **Самараноки МС (бо имПИ) ва МО (МС бо ПИ-и миокард)**

#### **Стенокардияи устувор дар заминаи ФШР**

Натиҷаҳои омӯзиши самаранокии муқоисавии равишҳои табобатӣ дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР дар ҷадвали 5 нишон дода шудаанд.

**Ҷадвали 5. - Динамикаи нишондиҳандаҳо (клиникӣ, МХ СБД, ТШР ва ВЭМ) пас аз муолиҷаи стандартӣ (МС) ва омехтаи (МО) стенокардияи устувор (СУ) дар заминаи фишорбаландии шараёни устувор**

Нишондиҳа нда	МС (бо имПИ)		$\Delta(\%)$	МО (МС бо ПИ)		$\Delta(\%)$	р (аз рӯи $\Delta(\%)$ )
	то	баъди		то	баъди		
<b>Нишондодҳои клиникӣ</b>							
ФСШ	161,3±7,5	142,8±8,1	↓11,4***	158,2±9,9	140,5±7,7	↓11,0***	=0,7798
ФДШ	97,5±6,5	83,5±5,6	↓14,1***	96,6±8,5	82,2±4,7	↓14,6***	=0,8271
ФЧ	1,3±0,53	1,63±0,49	↑38,3	1,27±0,45	1,6±0,5	↑40,0*	=0,8294
СФ СУ	1,6±0,49	1,4±0,498	↓6,7	1,7±0,466	1,1±0,547	↓35,0***	=0,0216
СФ НМД	1,83±0,38	1,5±0,508	↓13,3*	1,97±0,182	1,53±0,628	↓23,3**	=0,5195
ШАҲҚ	5,2±1,18	3,57±1,07	26,8***	5,27±1,46	4,3±1,97	↓18,7**	=0,8322

#### **Нишондодҳои МХ СБД ва ТШР**


БКД, рӯз	82,4±6,1	80,3±6,1	↓2,5***	82,0±6,5	75,3±5,8	↓7,5**	=0,0252
БКД, шаб	69,3±6,3	65,3±6,4	↓5,8***	69,7±5,8	62,8±6,7	↓9,1**	=0,2453
ЭМ, рӯз	5,97±4,4	3,43±2,9	↓53,0*	5,7±4,4	1,3±1,022	↓83,0***	=0,0335
ЭМ, шаб	1,5±1,28	0,67±0,71	↓79,2*	1,5±1,27	0,066±0,25	↓97,5***	=0,0267
ЭИМ, абс	2,4±1,25	0,8±0,66	↓53,3***	2,3±1,21	0,1±0,305	↓90,0***	=0,0031

	Давоми чадвали 5						
Давомнокии ДИМ, бо	305,5±108,7	200,1±158,2	↓15,5*	295,4±110,2	20,0±61,7	↓84,9***	=0,0047
ТШП, м	416,2±59,2	445,6±50,4	↑8,5*	415,4±59,4	454,9±58,5	↑12,1*	=0,5016
Нишондодхой ВЭМ							
ХУКИ, вт	158,3±35,2	173,7±35,7	↑10,4,3***	159,0±33,9	180,7±30,0	↑20,4*	=0,1692
ВС, сек	290,8±43,1	315,7±45,8	↑11,0*	290,5±44,1	342,3±45,7	↑19,4***	=0,1221
В то ПИМ, с	233,9±26,1	254,9±26,1	↑10,5*	234,3±26,2	260,9±26,1	↑12,5**	=0,6430
АУЧС ST, мм	1,67±0,606	1,3±0,466	↓8,3*	1,63±0,614	1,267±0,449	↓11,7*	=0,7971
ВБ СБД то А, с	237,1±38,5	216,2±40,6	↓6,6	237,4±38,6	178,5±44,3	↓23,1***	=0,0036

ззох: \*, \*\* ва \*\*\* - мохияти омории фарқияти нишондодхо пеш аз табобат ва баъд аз табобат, мутаносибан  $p<0,05$ ;  $p<0,001$  ва  $p<0,0001$  (аз рӯи Вилкоксон);  $p$  - фарқияти нишондиҳандаҳо дар охири шаклҳои гуногуни табобат (мувофиқи U-тести Манна Уитни)

*Самаранокии МС (бо имПИ) СУ дар беморони гирифтори ФШР.* Дар заминаи МС, як қатор тағйиротҳои клиникӣ дар охири мушоҳидаҳо муқаррар карда шуданд: коҳиши назарраси ФСШ (11,4%), ФДШ (14,1%) ва возехияти НМД ( $p<0,05$ ).

Тамоюли коҳиши СФ СУ (6,7%;  $p=0,09$ ) ва фаъолнокии чисмонӣ (38,3%;  $p=0,06$ ) ба қайд гирифта шуд, ки метавонад бо устувории фишори хун ба табобати давомдори зидди фишорбаландӣ дар сеяки беморон алоқаманд бошад. Натиҷаи динамикаи нишондиҳандаҳои МХ СБД ва ТШП ба дараҷаҳои гуногун, вале хеле паст шудани набзи дил, экстрасистолаҳо, ДИМ ва давомнокии онҳоро нишон медиҳанд ( $p<0,05$ ). Ин тағйиротҳо дар баробари афзоиши назарраси масофа аз рӯи ТШП (8,5%), самаранокии МС (бо имПИ) дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР-ро нишон медиҳанд. Самти мусбати таъсири МС (бо имПИ) дар беморони ҷавон ва миёнасоли СУ дар заминаи ФШР, инчунин аз натиҷаҳои ВЭМ шаҳодат медиҳад: афзоиши ҲУКИ (10,3%;  $p<0,0001$ ), В пеш аз ПИМ (ба 10,5%;  $p<0,01$ ), кам шудани арзиши умумии чойивазкунӣ (8,3%;  $p<0,04$ ) аз беҳтар шудани мутобиқшавии миокард ба давраҳои пайдошудаи ишемияи он дар заминаи муолиҷаи стандартӣ. ВБ СБД пеш аз ва баъд аз табобат бо вакти сарборӣ алоқаи мутақобила дорад:  $r = -0,558858$ , яъне дар заминаи зиёд шудани вакти сарборӣ, ВБ СБД то А кӯтоҳ мешавад (расми 4).



**Расми 4. Муносибати байни вақти сарборй ва вақти барқароршавии СБД ба сатхи ибтидой (сек) дар беморони гирифтори стенокардияи устувор ва фишорбаландии шараёй дар заминаи муолиҷаи стандартӣ ( $r = -0,558858$ ;  $p < 0,05$ ; мувофики Spearman)**

Бо вучуди ин, каме паст шудани ВБ СБД то А (ҳамагӣ 6,6%;  $p < 0,1086$ ) аз нокифоя будани захираи коронарӣ шаҳодат медиҳад, ки метавонад бо афзоиши перфузия дар ҳолати оромӣ дар заминаи ФШР алоқаманд бошад, ки дар ниҳоят метавонад ба кам шудани захираи коронарӣ мусоидат кунад..

*Самаранокии МО (МС бо ПИ-и миокард) СУ дар беморони гирифтори ФШР.* Ҳангоми гузаронидани ПИ-и миокард дар беморони ҷавон ва миёнасоли бо СУ дар заминаи ФНШ ва ФШР, ягон таъсири манғӣ ба қайд гирифта нашудааст, таҳаммулпазирии ПИ-и сиклии миокард қаноатбахш буд.

Динамикаи ҳамаи нишондиҳандаҳои клиникии омӯхташуда дар заминаи КТ (МС бо ПИ-и миокард) дар беморони гирифтори ФШР мусбат буд, гарчандे ки дар 10 бемор сатҳи зарурии фишори хун ба даст наомадааст: паст шудани ФСШ 11% ва ФДШ 14,6 % ( $p < 0,0001$ ), СФ СУ 35% ( $p < 0,05$ ), зухуроти НМД 18,7% ( $p < 0,001$ ) ва афзоиши фаъолнокии ҷисмонӣ 40% ( $p < 0,0001$ ). Ин тағйиротҳои клиникӣ самаранокии МО СУ-ро дар беморони гирифтори ФШР нишон медиҳанд.


Аз рӯи натиҷаҳои омӯзиши динамикаи нишондиҳандаҳои МХ СБД ва параметрҳои ТШП дар заминаи МО дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР, паст шудани суръати дил ( $p < 0,05$ ), тезододи ДИМ ( $p < 0,0001$ ) 90% ва давомнокии умумии ДИМ 84,9% ( $p < 0,0001$ ) муқаррар гардид. Ба ин ҷойивазкуниҳо 12,1% зиёдшавии масофа мувофики ТШП ( $p < 0,05$ ) ҳамроҳ шуд. Ҳангоми ВЭМ, тағйироти мусбӣ дар ҳамаи нишондиҳандаҳо қайд карда шуданд: афзоиши ҲУКИ 20,4% ( $p < 0,05$ ), ВС 19,4% ( $p < 0,0001$ ), дарозшавии В то ПИМ 12,5% ( $p < 0,001$ ), камшавии миёнаи умумии ҷойивазкуни сегменти ST 11,7% ( $p < 0,0229$ ) ва камшавии ВБ СБД то А 23,1% ( $p < 0,0001$ ). Ҳамин тариқ, ба самаранокии МО (МС бо ПИ-и сиклии миокард) дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР тағйиротҳои мусбӣ дар ҳарду нишондиҳандаҳои клиникӣ ва МХ СБД, ТШП ва ВЭМ шаҳодат медиҳанд.

*Арзёбии муқоисавии самаранокии МС (бо имПИ) ва МО (МС бо РИ-и миокард) дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР.* Таҳлили муқоисавӣ дараҷаҳои муқоисашавандай тағйиротро дар ФСШ ва ФДШ, фаъолнокии ҷисмонӣ ва вазнинии НМД нишон дод; фарқияти онҳо ҳангоми табобатҳои гуногун ночиз аст ( $p > 0,05$ ). Аммо дар заминаи МО, камшавии назарраси СФ СУ мутаносибан 6,7% ва 35% ҳангоми МС (бо имПИ) ва МО (МС бо РИ-и миокард;  $p < 0,05$ ) мушоҳида гардид.

Таҳлили муқоисавии натиҷаҳо оид ба тағйиротҳои МХ ЭКГ, ТШП ва ВЭМ паст шудани суръати қашишҳӯрии дил дар як шабонарӯз ( $p < 0,05$ ), БКД дар як рӯз ( $p < 0,05$ ) ва ЭМ дар як шаб ( $p < 0,05$ ) дар заминаи КТ-ро муқаррар намуд. Миқдори миёнаи шабонарӯзии ДИМ ҳангоми МС ва МО мутаносибан 53,3% ва 90% ( $p < 0,01$ ) ва давомнокии умумии ДИМ мутаносибан 15,5% ва 84,9% кам шуд ( $p = 0,01$ ). Тағйирёбии параметрҳои ВЭМ дар МС ва МО муқоисашаванда буданд ( $p > 0,05$ ), ба истиснои қӯтоҳшавии МХ СБД то А, ки дар заминаи МО

(МС бо ПИ--и миокард) 6,6% ҳангоми МС ва 23,1% ҳангоми МО ( $p<0,01$ ) ба қайд гирифта шуд.

Умуман, метавон ба назар гирифт, ки натичаи ҷамъбастии тағйироти мусбати ночиз дар параметрҳои ВЭМ (афзоиши начандон зиёди ҲУКИ, ВС, В то ПИМ ва кам шудани тағирёбии умумии сегменти ST) дар беморони гирифтори МО (МС бо ПИ-и миокард) кӯтоҳшавии ВБ СБД пеш аз ва баъд аз ишемияи навбатии миокард мебошад (расми 5).



Расми 5. Динамикаи вақти барқароршавии СБД то сатҳи ибтидой дар заминаи муолиҷаи стандартӣ (МС) ва омехта (МО) барои стенокардияи устувор дар беморони гирифтори фишорбаландии шараёни резистентӣ

Арзёбии муқоисавии дараҷаи самаранокии усулҳои гуногуни муолиҷавӣ барои стенокардияи устувор дар беморони гурӯҳҳои умумии гирифтори ФНШ ва ФШР. Самаранокии МС (бо имПИ) СУ дар заминаи ФНШ бо тағийрёбии параметрҳои клиникӣ, махсусан дар заминаи ФНШ равшантар зоҳир мешавад ва ба ин коҳиши назарраси ФСШ ( $p<0,0001$ ), СФ СУ (55%;  $p<0,05$ ) ва пастшавии вазнинии НМД (ба 47,9%;  $p<0,05$ ) гувоҳӣ медиҳад. Тафовут дар динамикаи МХ СБД ва параметрҳои ВЭМ дар гурӯҳҳои беморони гирифтори ФНШ ва ФШР дар заминаи МС ночиз аст, гарчанде ки тамоюли зиёдшавии масофаи ТШП дар заминаи ФНШ ( $p=0,1025$ ) мушоҳида мешавад.

Ҳамин тариқ, натичаҳои таҳлили муқоисавӣ самаранокии истифодаи ПИ-и миокардро дар беморони ҷавон ва миёнасоли бо СУ, ки на танҳо дар заминаи ФНШ, балки инчунин дар заминаи ФШР рух додаанд, нишон медиҳанд. Аммо, дар беморони гирифтори СУ дар заминаи ФШР, каме баланд шудани масофа аз рӯи ТШП ҳам ҳангоми МС (8,5%) ва ҳам ҳангоми МО (12,1%), дар баробари робитаи он бо ФДШ ( $r = -0,29$ ;  $p < 0,05$ ) ва возеҳияти НМД ( $r = -0,44$ ;  $p < 0,05$ ), нокифоя будани захираи коронарии миокардро ҳангоми ФШР нишон медиҳад, ки асосан бо устувории намоёни ФДШ ва возеҳияти НМД ба табобат алоқаманд аст.

Хусусиятҳои динамикаи вазнинии клиникии стенокардияи устувор бо арзёбии моҳиятнокии шаклҳои фишорбаландӣ ва тактикаи табобат. Ҳангоми омӯзиши басомади мусбат (нестшавии зуҳуроти СУ, коҳиши зуҳуроти он дар СФ I) ва манфӣ (бे тағийрот, ҳолатҳои зиёд шудани возеҳияти СУ дар СФ I)

динамикаи хусусиятҳои клиникии ҷараёни СУ дар гурӯҳи беморони гирифтори ФНШ ва ФШР пеш аз ҷавобшавӣ чунин буд:

- а) ҳангоми таҳлили хусусиятҳои СУ, сарфи назар аз тактикаи табобат (саҳми шаклҳои ФШ нишон дода шудааст) дар беморони гирифтори ФНШ бештар тағйироти мусбат (асосан аз ҳисоби паст шудани возехияти СУ) мушоҳида мешавад; набудани динамика бештар дар беморони гирифтори ФШР ( $p=0,0172$ ) мушоҳида мешавад.
- б) ҳангоми таҳлили саҳми муолиҷаи гузаронидашуда (МС ё МО), новобаста аз шакли фишорбаландӣ, самаранокии назарраси МО (МС бо ПИ –и миокард) ( $p = 0,0001$ ) муайян карда шуд, ки на танҳо ба паст шудани возехияти СУ, балки инчунин нестshawии устувори (дар давраи мушоҳида) алломатҳои клиникии онро ба вучуд овард.

Ба ғайр аз ин, ҷолиби диққат аст:

- 1) мавҷуд набудани ҳодисаҳои зиёдшавии СФ СУ (афзоиши СФ) дар заминаи МО (МС бо ПИ-и миокард);
- 2) нестshawии устувори (дар давраи мушоҳида) алломатҳои клиникии СУ дар заминаи МС (бо имПИ) ҳам дар беморони гирифтори ФНШ ва ҳам ФШР.

Ҳамин тариқ, ҳолатҳои нестshawии устувори клиникии синдроми коронарӣ (дард ё эквивалентҳои он) ва коҳиши зуҳуроти он дар СФ I асосан дар гурӯҳи беморони гирифтори МО (МС бо ПИ-и миокард) мушоҳида карда шуданд. Дар бемороне, ки МО-ро ҳам дар заминаи ФНШ ва ҳам ФШР гирифтаанд, ҳолатҳои зиёдшавии СФ СУ мушоҳида карда нашудаанд. Натиҷаҳои бадастомада самаранокии МО (МС бо ПИ-и миокард)-и СС дар заминаи ФШ дар маҷмӯъ (ҳам ҳангоми ФНШ ва ҳам ҳангоми ФШР) нишон медиҳанд, аммо моделкунонии ПИ-и миокард самаранокии муолиҷаро дар беморони бо ФНШ зиёд меқунад.

## ХУЛОСАҲО

### Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

1. Шакли маъмултарини бемории ишемикии дил дар ҳарду гурӯҳи беморони гирифтори фишорбаландии назоратшаванда ва резистентӣ стенокардияи устувор мебошад. Афзоиши шаклҳои вазнини бемории ишемикии дил (синфи функционалии III-IV стенокардия, стенокардияи ноустувор ва инфаркт миокард) бештар дар заминаи фишорбаландии резистентӣ мушоҳида мешавад, ки ба мо имкон медиҳад фишорбаландии резистентиро дар одамони синнусоли ҷавон ва миёна ҳамчун омили пешгӯии номусоид, ки ҳатари пайдоиши шаклҳои вазнини бемории ишемикии дилро зиёд меқунад, баррасӣ қунем. [1 -М, 2-М, 3-М, 6-М, 7-М, 8-М].

2. Аз хусуси имконпазирии моделикукунонии давраҳои ПИ-и дурдасти миокард дар беморони гирифтори стенокардияи мӯътадил дар заминаи фишорбаландӣ таҳаммулпазирии қаноатбахши расмиёт аз ҷониби беморон ва мавҷуд набудани таъсироти манғӣ, ки қатъи моделикукунонии ПИ-и миокардро ҳам дар заминаи гипертонияи назоратшаванда ва ҳам ҳангоми фишорбаландии резистентӣ талаб менамоянд, гувоҳӣ медиҳанд. Алломатҳои хоси таъсири мусбати моделсозии эпизодҳои ИП миокардро метавон ба таври зерин баррасӣ кард:

камшавии басомади давраҳои ишемияи миокард ё давомнокии онҳо, аз байн рафтани хуруҷҳои ишемияи миокард дар ҳолатҳое, ки беморони гирифтори ПИ-и тақрории миокард пас аз истироҳат ( падидай «машқдиҳӣ» ё мутобиқшавӣ) [4-М, 5-М, 9-М, 10-М].

3. Самаранокии ҳам табобати стандартӣ ва ҳам табобати якҷояи стенокардияи устувор дар беморони ҷавон ва миёнасоли ФШ (бо ФШ-и назоратшаванда ва резистентӣ)-ро тағйироти мусбӣ дар як қатор мониторинги клиникӣ, мониторинги ҳолтерии СБД ва параметрҳои велоэргометрӣ дар оҳири табобат тасдиқ менамоянд:

а) Дар беморони гирифтори стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии назоратшаванда, ҳангоми табобати маҷмӯй дараҷаи баланди тағйирёбии як қатор нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳо дар оҳири муолиҷаи стандартӣ мушоҳида карда шуданд: коҳиши синфи функционалии стенокардия (то 55). % ва 20%; $p=0,0001$ ; камшавии давраҳои ишемияи миокард (92,2% ва 34,2%;  $p=0,0021$ ) ва давомнокии онҳо (83% ва 7,7%;  $p=0,0430$ ); зиёдшавии вақти то пайдоиши ишемияи миокард (15,2% ва 6,1%;  $p=0,0085$ ) ва кӯтоҳ шудани вақти барқароршавии СБД то ба ҳолати аввала (31,6% ва 10,2%;  $p=0,0002$ ) ва дар натиҷа, зиёдшавии масофа аз рӯи санчиши 6-дақиқаи пиёдагардӣ (24,4% ва 15,1%;  $p = 0,0348$ ), ки аз самаранокии равшани зидди ишемикии табобати якҷоя (табобати стандартӣ бо ПИ-и миокард) ва муқовимати кофии миокард ба давраҳои ишемия дар заминаи фишорбаландии назоратшаванда шаҳодат медиҳад.

б) Дар беморони гирифтори стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии резистентӣ, самаранокии муолиҷаи маҷмӯй (табобати стандартӣ бо ПИ-и миокард) нисбат ба муолиҷаи стандартӣ возеҳтар буд, зеро дар оҳири табобат мутаносибан чунин нишондодҳо ба қайд гирифта шуд: пастшавии синфи функционалии стенокардия то 35% ва 6,7% ( $p=0,0216$ ); камшавии давраҳои ишемияи миокард 90% ва 53,3% ( $p=0,0031$ ); давомнокии умумии давраҳои ишемияи миокард 84,9% ва 15,5% ( $p=0,0047$ ) ва кӯтоҳ шудани вақти барқароршавии СБД ба сатҳи ибтидой 23,1% ва 6,6% ( $p<0,0036$ ). Бо вучуди ин, афзоиши масофа дар санчиши 6-дақиқагии пиёдагардӣ, ҳам ҳангоми муолиҷаи стандартӣ (8,5%) ва ҳам ҳангоми табобати якҷоя (12,1%;  $p>0,05$ ) паст буд ва бо ФШ-и диастоликӣ алоқаманд буд ( $r = -0,29$ ;  $p<0,05$ ). ) ва вазнинии нокомии музмини дил ( $r=-0,44$ ;  $p<0,05$ ), ки нокифоя будани захираи коронарии миокардро ҳангоми ФШР нишон медиҳад, ки асосан бо устувории назарраси фишори диастоликӣ ва возехияти норасоии музмини дил барои табобат алоқаманд аст [5 - М, 9-М, 10-М, 11-М, 12-М].

4. Самаранокии табобат ва таъсири он ба ҷараёни стенокардияи устувор ҳам бо шакли фишорбаландӣ, ки дар заминаи он стенокардияи устувор ба вучуд омодааст ва ҳам бо усули табобат алоқаманд аст:

а) Ҳангоми таҳлили арзишнокии шаклҳои фишорбаландии шараёнӣ (фишорбаландии назоратшаванда ва устувор) дар ҷараёни стенокардия,

новобаста аз тактикаи табобатӣ (табобати стандартӣ ё омехта) маълум шуд, ки тағириоти мусбӣ бештар дар беморони гирифтори фишорбаландии назоратшаванда, асосан аз ҳисоби паст шудани шиддати стенокардияи устувор (55% ва 35% ҳангоми фишорбаландии назоратшаванда ва устувор;  $p<0,05$ ), ки ба он коҳиши кофии фишори хун (16,4% ҳангоми фишори хуни систоликӣ ва 22,2% фишори хуни диастолӣ), назар ба фишорбаландии резистентӣ арзишнок ҳамроҳ мешавад:  $p<0,001$ ) ва возеҳияти норасогии музмини дил (дар фишорбаландии назоратшаванда 47,9% ва дар фишорбаландии резистентӣ 18,7%;  $p<0,01$ ) мушоҳида мегардад.

б) Ҳангоми арзёбии саҳми тактикаи муолиҷавӣ (муолиҷаҳои стандартӣ ё омехта) ба натиҷаи ниҳоии табобат, новобаста аз шаклҳои фишорбаландӣ, самаранокии назарраси табобати омехта (табобати стандартӣ бо ИП миокард) ( $p = 0,0001$ ) муқаррар карда шуд, ки на танҳо кам шудани возеҳияти стенокардияи устувор, балки инчунин дар байзे беморон нестшавии устувори (дар давраи мушоҳида) аз байн рафтани алломатҳои клиникии онро ба вучуд овард [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 9-М, 10-М].

### **Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо**

1. ФШР дар одамони синнусоли ҷавон ва миёна бояд ҳамчун омиле ҳисобида шавад, ки хатари пайдоиши шаклҳои вазнини бемории ишемикии дилро зиёд меқунад.

2. Дар беморони ҷавон ва синнусоли ҷавон ва миёна, таъсиси ПИ-и фосилавии сиклии миокард самаранокии МС (бо имПИ)-и СУ-ро зиёд меқунад, ки на танҳо дар заманаи фишорбаландии назоратшаванда, балки инчунин фишорбаландии резистентӣ низ ба вучуд омадааст; самаранокии истифодаи ПИ-миокард дар заманаи ФНШ баландтар аст.

3. Ҳолатҳои нестшавии устувори клиникии синдроми коронарӣ (дард ё муодили он) ва камшавии зуҳуроти он дар СФ I бештар дар беморони муолиҷаи омехтаро гирифта (МС бо ПИ-и миокард) мушоҳида мешавад.

4. Бояд ба назар гирифт, ки зимни ин тадқиқот дар бемороне, ки муолиҷаи омехтаро (МС бо ПИ-и миокард КТ (СТ бо ИП миокард), ҳам дар пасманзари ФНШ ва ҳам ФШР гирифтаанд, ҳолатҳои зиёдшавии СФ СУ ба қайд гирифта нашудаанд.

### **Рӯйхати интишороти довталаби дараҷаи илмӣ**

#### **Мақолаҳо дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти ҶТ:**

[1-М]. Раҳимов Ҷ.Ҷ. Прекондитсиунони ишемиявии миокард дар беморони стенокардияи устувор дар заманаи фишорбаландии шараёни резистентӣ [Матн] / Ҷ.Ҷ. Раҳимов // Авчи Зуҳал. – 2022. – № 1 (46). – С. 37-42.

[2-М]. Раҳимов Дж.Дж. Частота ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у пациентов молодого и среднего возрастов [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Соҳибов, Р.М. Гулова, Д.У. Косимова // Вестник Авиценны. – 2022. – Т. 24, № 3. – С. 317-323.

[3-М]. Рахимов Дж.Дж. Нейропсихологический профиль у пациентов с гипертонической энцефалопатией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Дж. Рахимов, Х.Ё. Шарипова, Ф.Н. Абдуллоев, Р.Г. Сохибов, Р.М. Гулова, Г.М. Негматова // Вестник Авиценны. – 2022. – Т. 24, № 4. – С. 442-451.

[4-М]. Раҳимов Ҷ.Ҷ. Самараноки миокард аз осебҳои ишемикӣ ҳангоми стенокардияи устувор дар беморони гирифтори фишорбаландии шараёни идорашаванда [Матн] / Ҷ.Ҷ. Раҳимов, Х.Ё. Шарипова, Р.М. Гулова, Р.Г. Сохибов // Авҷи Зуҳал. – 2023. – № 1 (50). – С. 20-25.

### **Мақолаҳо ва фишурдаҳо дар маҷмуаҳои конфронтсҳо**

[5-М]. Рахимов Дж.Дж. Кардиопротективное влияние ишемического прекондиционирования у женщин стабильной стенокардией [Текст] / Дж.Дж. Раҳимов, Д.М. Якубов, З.Д. Турсынкулов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. – Душанбе. – 2021. – С. 459-460.

[6-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Артериальная гипертония и атеросклеротическое поражение сосудов у больных ревматоидным артритом [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, Д.М. Якубов, З.Д. Турсынкулов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. – Душанбе. – 2021. – С. 498.

[7-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Половые различия частоты форм ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у лиц молодого и среднего возрастов [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Сохибов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 163-164.

[8-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Частота форм ишемической болезни сердца на фоне резистентной артериальной гипертонии у лиц молодого и среднего возрастов [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, Х.С. Султонов, З.Ч. Турсынкулов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 164-166.

[9-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Ишемическое прекондиционирование миокарда у больных стабильной стенокардией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, Р.Г. Сохибов, Х.Х. Киёмидинов // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. – Душанбе. – 2021. - С. 171-173.

[10-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Эффекты ишемического прекондиционирования миокарда у больных стабильной стенокардией на фоне резистентной артериальной гипертонии [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, К.М. Гулзода, Д.С. Якубов // Актуальные вопросы современных научных исследований. – Душанбе. – 2022. - С. 131.

[11-М]. Раҳимов Дж.Ҷ. Выраженность хронической сердечной недостаточности у пациентов с разной массой тела [Текст] / Дж.Ҷ. Раҳимов, Р.М. Гулова, Ш. Тащрифзода // Актуальные вопросы современных научных исследований. – Душанбе. – 2022. - С. 131-132.

[12-М]. Рахимов Дж.Дж. Эффективность ишемического прекондиционирования миокарда при стабильной стенокардии у пациентов с резистентной артериальной гипертонией [Текст] / Дж.Дж. Рахимов, Х.Ё. Шарипова, Р.Г. Сохибов // Современная медицина: традиции и инновации. – Душанбе. – 2022. - С. 209-211.

### Рӯйхати ихтисорот ва аломатҳои шартӣ

ФШ	фишорбаландии шараёнӣ
ФШ	фишори шараёнӣ
АТФ	аденозинтрифосфат
ВБ ЭКГ то ВАС	вақти барқароршавии СБД то вақти аввали сарборӣ
ВС	вақти сарборӣ
В то ПИМ	вақти то пайдошавии ишемияи миокард
ВЭМ	VELOЭРГОМЕТРИЯ
ФДШ	фишори диастоликии шараёнӣ
ЭМ	экстрасистолҳои меъдаҷавӣ
БИД	бемории ишемикии дил
ИМ	инфаркти миокард
ПИ	прекондитсионикунонии ишемикӣ
имПИ	имитатсияи прекондитсионикунонии ишемикӣ
ФНШ	фишорбаландии назоратшавандай шараёнӣ
МО	муолиҷаи омехта
СН	стенокардияи ноустувор
ҲУКИ	ҳаҷми умумии корҳои иҷрошуда
ВШХМС	вайроншавии шадиди хунгардиши майнаи сар
ФШР	фишорбаландии шараённи резистентӣ
ФСШ	фишори систоликии шараёнӣ
СУ	стенокардияи устувор
МС	муолиҷаи стандартӣ
АУЧС ST	арзиши умумии ҷойивазқунии сегменти ST
ТШП	тести 6-дақиқагии пиёдагардӣ
ФЧ	фаъолнокии ҷисмонӣ
СВ	синфи вазифавӣ
МХ ЭКГ	мониторинги холтерии СБД
НМД	норасогии музмини дил
БКД	басомади қашишҳӯрии дил
ШАҲҚ	шкалаи арзёбии ҳолатҳои клиникӣ
ДИМ	давраҳои ишемияи миокард

## АННОТАЦИЯ

Рахимова Джасура Джумабоевича

### «Стабильная стенокардия на фоне резистентной артериальной гипертонии: эффективность ишемического прекондиционирования»

**Ключевые слова:** ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия, молодой и средний возраст, резистентная артериальная гипертония, ишемическое прекондиционирование миокарда.

**Цель исследования** - изучить особенности кардиопротективного влияния ишемического прекондиционирования миокарда у больных молодого и среднего возраста со стабильной стенокардией (СС), возникающей на фоне резистентной артериальной гипертонии (РАГ).

**Характеристика больных и методы исследования.** Исследование проведено в клинической базе кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Фактическим материалом первого этапа исследования послужили 370 пациентов с ИБС, возникшей на фоне первичной артериальной гипертензии (АГ), госпитализированных с кардиальными симптомами в отделения кардиологии ГУ ГМЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева и госпиталя МУ МВД Республики Таджикистан (г. Душанбе). При 3-5 дневном наблюдении и анализе медицинских документов выявлена наиболее частая форма, и в целом, структура ИБС у пациентов с контролируемой артериальной гипертонией (КАГ) и РАГ.

С учётом выявленной, на первом этапе, большой частоты СС, на второй этап исследования включены 120 пациента со СС, получающих стандартную терапию-СТ (с КАГ и РАГ по 60 больных, разделённые каждая на 2 подгруппы: для проведения комбинированной терапии - КТ с моделированием ИП миокарда и для СТ с имитацией ИП), у которых проводилась: 1) оценка возможности и безопасности применения КТ с ИП миокарда (неинвазивного метода кардиопротекции) у пациентов с РАГ; 2) оценка эффективности сеансов ИП миокарда, при сравнении с группой пациентов, у которых проведена имитация ИП, то есть проводилась только СТ; 3) оценка сравнительной эффективности циклов ИП миокарда у пациентов со СС на фоне КАГ и РАГ, с учётом степени сдвигов клинических, холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ и велоэргометрических (ВЭМ) показателей.

**Полученные результаты и их новизна:** Впервые в Республике Таджикистан проведено контролируемое исследование по изучению частоты форм ИБС в когорте больных молодого и среднего возраста с верифицированным диагнозом ИБС на фоне КАГ и РАГ. Установленное учащение тяжёлых форм ИБС (III-IV функциональный класс-ФК СС, нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда) на фоне РАГ, позволяет рассматривать данную форму АГ у молодых как неблагоприятный прогностический фактор, способствующий прогрессирующему течению ИБС.

При оценке влияния ИП миокарда на клинические проявления СС и показателей ХМ ЭКГ, тест с 6-минутной ходьбы (ТШХ) и ВЭМ доказана возможность и безопасность пятидневных сеансов моделирования ИП миокарда с отсутствием значимого блокирующего влияния АГ на кардиопротективные эффекты ИП у больных молодого и среднего возраста. Впервые установлено, что эффективность КТ с ИП миокарда СС на фоне КАГ выше, чем у пациентов с РАГ, однако анализ динамики показателей ХМ ЭКГ и ВЭМ показывает, что применение ИП значимо повышает эффективность СТ и на фоне РАГ. Впервые установлено, что у молодых со СС, случаи стойкого клинического исчезновения коронарного синдрома (болей или её эквивалентов) и снижение его проявлений на I ФК наблюдаются, чаще всего, при проведении сеансов ИП. Учёт выделенных факторов, заметно снижающих степень кардиопротекции ИП миокарда (ХСН, уровень ДАД, избыточная масса тела или ожирение), способствует оптимизации ведения пациентов молодого и среднего возраста со СС, возникшей на фоне АГ.

**Рекомендации по использованию.** РАГ у лиц молодого и среднего возраста следует рассматривать как фактор, повышающий риск развития тяжёлых форм ИБС. Проведение сеансов ИП у пациентов со СС повышает эффективность СТ, не только на фоне КАГ, но и РАГ, хотя эффективность применения ИП миокарда выше на фоне КАГ. Следует учитывать, что проведение КТ с ИП миокарда, как на фоне КАГ, так и РАГ, значимо чаще, сопровождается стойким исчезновением клинических проявлений СС.

**Область применения:** кардиология, внутренние болезни, неврология.

## АННОТАЦИЯ

Рахимов Часур Чумабоевич

### «Стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии шараёни резистентӣ: самаранокии преконденсатсиякунонии ишемикӣ»

**Калидвожаҳо:** бемории ишемиявии дил, стенокардияи устувор, синни ҷавон ва миёна, фишорбаландии шарёни резистентӣ, тобоварсозии пешакии ишемиявии миокард.

**Мақсади тадқиқот** - омӯхтани хусусиятҳои таъсири кардиопротективии тобоварсозии пешакии ишемиявии миокард дар bemoroni синни ҷавон ва miёnasol бо стенокардияи устувор (СУ), ки дар заминаи фишорбаландиишарёни резистентӣ (ФШР) ба вучуд меояд.

**Характеристикии bemoroni ва usulҳоi тадқиқот.** Таҳқиқот дар базаи клиникии кафедраи таълими асосҳои bemoriҳои даруни МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» гузаронида шуд. Ба сифати маводи воқеи марҳилаи якуми тадқиқот 370 нафар bemori гирифтори bemorии БИД фаро гирифта шуд, ки дар заминаи фишорбаландии (ФШ) ибтидой ба вучуд омадааст ва ин bemoron бо симптомҳои қалбӣ дар шуъбаи кардиологияи МД “Маркази тиббии шаҳрии №2-и ба номи академик К.Т.Точиев” ва госпитали ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе) бистарӣ шудаанд. Дар давоми мушоҳидai 3-5-рӯза ва таҳлили ҳуҷҷатҳои тиббӣ шакли маъмултарin ва дар умум соҳтори БИД дар bemoroni гирифтори фишорбаландии шараёни назоратшаванда (ФШН) ва ФШР муайян карда шуд.

Зиёдии ҳолатҳои ошкоршудаи СУ дар марҳилаи якум ба назар гирифта, ба марҳилаи дуюм 120 bemor бо СУ ҷалб карда шуд, ки муолиҷаи стандартӣ (МС) мегирифтанд (*60-нафарӣ бо ФШН ва ФШР, ки ҳар қадом ба 2 зергурӯҳ ҷудо карда шуд: барои гузарондани муолиҷаи омехта – МО бо амсиласозии прекондитсионикунонии ишемикии (ПИ) миокард ва барои МС бо имитатсияи ПИ*), ки мавриди онҳо чунин арзёбӣҳо анҷом дода шуданд: 1)арзёбии имкониятҳо ва бехатарии истифодаи МО бо ПИ миокард (усули bemudoхилаи кардиопротексия) дар bemoron бо ФШР; 2) арзёбии самаранокии сеансҳои ПИ миокард дар муқоиса бо гурӯҳи bemorон, ки ба онҳо имитатсияи ПИ гузаронда шуд, яъне танҳо МС анҷом дода шуд; 3) арзёбии самаранокии муқоисавии давраҳои ПИ миокард дар bemoron бо СУ дар шароити ФШН ва ФШР ба инобат гирифтани дараҷаҳои тағйирёбии нишондиҳандаҳои клиникӣ, мониторинги холтерӣ (МХ) СБД ва велоэргометрӣ (ВЭМ).

**Натиҷаҳои бадастомада ва навоварии онҳо:** Бори нахуст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоти назоратшаванда доир ба омӯзиши басомади шакли БИД дар гурӯҳи bemoroni синни ҷавон ва miёnasol бо ташхиси тасвибёфтаи БИД дар заминаи ФШН ва ФШР анҷом дода шуд. Зиёдшавии шаклҳои вазнини БИД, ки муқаррар карда шуд (III-IV синфи вазифавӣ-СВ, стенокардияи ноустувор ва инфаркти миокард) дар заминаи ФШР имкон медиҳад шакли мазкури ФШ дар ҷавонон ҳамчун омили номусоиди пешгӯй баррасӣ гардад, ки ба рушдкунии раванди БИД мусоидат мекунад.

Ҳангоми арзёбии таъсири ПИ миокард ба зухуроти клиникии СУ ва нишондиҳандаҳои МХ СБД, тести 6-дақиқагии пиёдагардӣ (ТШП) ва ВЭМ имконпазирӣ ва бехатарии сеансҳои панҷрузai амсиласозии ПИ миокард бе мавҷудияти таъсири назарраси монеъшавандаи ФШ ба зухуроти кардиопротективии ПИ дар bemoroni синни ҷавон ва miёnasol исбот ёфт. Бори аввал муайян карда шуд, ки самаранокии МО бо ПИ-миокарди СУ дар заминаи ФШН назар ба bemoron бо ФШР баландтар аст, аммо таҳлили тағйирёбии нишондиҳандаҳои МХ СБД ва ВЭМ нишон медиҳад, ки истифодаи ПИ самаранокии МС-ро дар заминаи ФШР ба андозаи назаррас зиёд мекунад. Бори нахуст ҳамчунин муқаррар карда шуд, ки дар ҷавонон бо СУ ҳолатҳои бартарафшавии устувори клиникии синдроми коронарӣ (дардҳо ё зухуроти дигари монанд) ва коҳиҷёбии зухуроти он дар СВ I беш аз ҳама ҳангоми гузарондани сеансҳои ПИ мушоҳид мегарданд. Ба эътибор гирифтани омиљои номбаршуда, ки дараҷаи кардиопротексияи ПИ-и миокардро ба андозаи назаррас кам мекунанд (норасоии қалбии музмин, сатҳи фишори шарёни диастоликӣ, вазни зиёдатии бадан ё фарбехӣ), ба такмилу беҳшавии идоракунии bemoroni синни ҷавон ва miёna бо СУ, ки дар шароити ФШ ба вучуд омадааст, мусоидат мекунанд.

**Тавсияҳо оид ба истифода.** ФШР дар ашҳоси ҷавон ва miёnasol бояд ҳамчун омиле баррасӣ гардад, ки ҳавфи рушди шаклҳои вазнини БИД-ро баланд мекунад. Гузаронидани сеансҳои ПИ дар bemoron бо СУ самаранокии МС-ро на танҳо ҳангоми ФШН, балки ҳангоми ФШР низ зиёд мекунад, гарчанде самаранокии истифодаи ПИ миокард ҳангоми ФШН баландтар аст. Бояд ба назар гирифт, ки самаранокии гузарондани МО бо ПИ-и миокард, ҳам дар заминаи ФШН ва ҳам ФШР, ба андозаи назаррас баландтар буда, ба он бартарафшавии устувори зухуроти клиникии СУ ҳамроҳӣ мекунад.

**Соҳаи истифода:** кардиология, bemoriҳои дарунӣ, неврология.

## **ANNOTATION**

**Rakhimov Jasur Jumaboevich**

### **"Stable angina pectoris on the background of resistant arterial hypertension: efficiency of ischemic preconditioning".**

**Key words:** ischemic heart disease, stable angina, young and middle age, resistant arterial hypertension, myocardial ischemic preconditioning.

**The aim of the study** - to investigate the peculiarities of cardioprotective effect of myocardial ischemic preconditioning (IP) in young and middle-aged patients with stable angina pectoris (SAP) occurring on the background of resistant arterial hypertension (RAH).

**Characteristics of patients and methods of research.** The study was conducted in the clinical base of the Department of Internal Medicine Propaedeutics of the State Educational Institution "Avicenna Tajik State Medical University". The actual material of the first stage of the study was 370 patients with IHD, arising on the background of primary arterial hypertension (AH), hospitalized with cardiac symptoms in the cardiology departments of the Urban Medical Center №2 named after Academician K.T. Tojiev and the hospital of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan (Dushanbe). During 3-5 day observation and analysis of medical documents the most frequent form and in general the structure of IHD in patients with controlled arterial hypertension (CAH) and RAH was revealed.

Taking into account the high frequency of SAP revealed at the first stage, 120 patients with SAP receiving standard therapy-ST (60 patients with CAH and RAH each, divided into 2 subgroups: for combined therapy - CT with myocardial IP modeling and for ST with IP imitation) were included in the second stage of the study: 1) evaluation of the possibility and safety of CT with myocardial IP (non-invasive method of cardioprotection) in patients with RAH; 2) evaluation of the efficacy of myocardial IP sessions in comparison with the group of patients in whom IP simulation was performed, i.e. only ST was performed; 3) evaluation of comparative effectiveness of myocardial inflow cycles in patients with SAP on the background of CAH and RAH, taking into account the degree of shifts in clinical, Holter monitoring (HM) ECG and Cardiac stress test (CST) indicators.

**Obtained results and their novelty:** For the first time in the Republic of Tajikistan a controlled study was conducted to study the frequency of IHD forms in a cohort of young and middle-aged patients with a verified diagnosis of IHD on the background of CAH and RAH. The established frequency of severe forms of IHD (III-IV functional class -FC, SAP, unstable angina and myocardial infarction) on the background of RAH allows to consider this form of AH in young people as an unfavorable prognostic factor contributing to the progressive course of IHD.

When evaluating the effect of myocardial IP on clinical manifestations of SAP and indicators of HM ECG, 6-minute walk test and CST, the possibility and safety of five-day sessions of myocardial IP modeling with absence of significant blocking effect of AH on cardioprotective effects of IP in young and middle-aged patients was proved. For the first time it was established that the effectiveness of CT with myocardial IP of SAP on the background of CAH is higher than in patients with RAH, but the analysis of the dynamics of ECG and CST parameters shows that the use of IP significantly increases the effectiveness of ST on the background of RAH as well. For the first time it was established that in young patients with SAP, cases of persistent clinical disappearance of coronary syndrome (pain or its equivalents) and reduction of its manifestations on the I - class are most often observed during IP sessions. Taking into account the identified factors that markedly reduce the degree of cardioprotection of myocardial IP (Chronic heart failure (CHF), level of DAP, excessive body weight or obesity), contributes to the optimization of management of young and middle-aged patients with SAP, arising on the background of AH.

**Recommendations for use.** RAH in young and middle-aged individuals should be considered as a factor that increases the risk of severe IHD. Conducting IP sessions in patients with SAP increases the effectiveness of ST, not only on the background of CAH, but also RAH, although the effectiveness of myocardial IP application is higher on the background of CAH. It should be taken into account that CT with myocardial IP, both against the background of CAH and RAH, is significantly more often accompanied by persistent disappearance of clinical manifestations of SAP.

**Field of application:** cardiology, internal medicine, neurology.